

УДК 323.174 (575.3)
ББК 66.3 (5 Т)
К 28

На правах рукописи

КАСЫМОВ АЗАМАТ АКБАРОВИЧ

**ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН**

Специальность: 23.00.02 - политические институты,
процессы и технологии (политические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата политических наук

Душанбе - 2021

Научный руководитель:

Нуриддинов Раймали Шахбозович – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений Таджикского национального университета

Официальные оппоненты:

Каримов Шамсиддин Турсунматович – доктор политических наук, Директор национальной ассоциации неправительственных организации Таджикистана

Шарифзода Лохути Шариф, кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений и дипломатии Российско-таджикского (славянского) университета

Ведущая организация:

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни

Защита диссертации состоится «21» мая 2021 года, в «13:00» часов на заседании Диссертационного совета 6Д.КОА-030 при Таджикском национальном университете (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17).

С текстом диссертации можно ознакомиться в Национальной библиотеке Таджикистана, научной библиотеке Таджикского национального университета и на официальном сайте ТНУ (www.tnu.tj)

Автореферат разослан « ____ » _____ 2021 г.

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент**

Шарипов А.Н.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На нынешнем этапе развития, продвижение суверенных постсоветских государств Центральной Азии по пути демократических преобразований происходит под влиянием системы глобальных социально-экономических, кредитно-финансовых, военно-политических и природно-экологических процессов и тенденций. Это, в свою очередь, приводит к неотвратимому конкурентному взаимодействию, взаимовлиянию и противостоянию различных государственных стратегий национального и международного развития между независимыми центрально-азиатскими республиками и развитыми странами мира.

Безусловно, неотъемлемой составляющей любого современного демократического государства выступает институт политических партий, которые в представительном органе публичной власти являются выразителями нужд и интересов граждан страны. Они, фактически, занимают одно из ведущих мест в политической жизни многих демократических стран, отстаивая свою политическую программу, осуществляют свою деятельность и активно взаимодействуют с органами публичной власти в рамках, предусмотренных законодательством государства. К тому же, в формировании и деятельности отдельных органов государственной власти политические партии могут непосредственно участвовать, а также могут поддерживать правительственный курс развития, или находиться в системной или внесистемной оппозиции.

В связи с этим, проблема зарождения политических партий, их оформления и встраивания в политическую систему демократического общества является одной из актуальных проблем современной политической науки и должна находиться в центре внимания, как таджикских, так и исследователей стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ). В то же время, следует отметить, что проблема партийного строительства в научных кругах суверенного Таджикистана относится к категории почти не изученных. Более того, такой аспект проблемы, как доминирующие тенденции и перспективы партийного строительства в Республике Таджикистан со стороны исследователей не разработан вообще.

Востребованность разработки проблемы доминирующих тенденций и перспективы партийного строительства в современном Таджикистане проявляется ещё в том, что за относительно недолгий период суверенитета в партийной жизни страны произошли кардинальные перемены, которые не имеют аналога в других постсоветских государствах. При этом совершенно чётко вырисовывается несоответствие партийного строительства в Таджикистане существующим классическим схемам, что актуализирует, выбранной нами темы диссертационного исследования, и требует своего обстоятельного научного анализа.

Степень научной разработанности темы. Исследование вопросов, связанных с партийным строительством, как таковое, никогда не было самоцелью, поскольку, с практической стороны, оно всегда рассматривалось в тандеме с системой и результативностью государственного управления, т.е.

с показателями общественно-политического и социально-экономического развития.

Изучению проблемы партийного строительства в постсоветских суверенных республиках посвящено немало количество научных монографий, статей и диссертационных исследований. В них, в той или иной степени, затрагиваются вопросы доминирующих тенденций и перспективы партийного строительства в этих странах. Исходя из степени научной разработки проблемы, эти публикации можно систематизировать следующим образом:

К первой группе можно отнести труды таких российских исследователей, как М.К. Ананьева¹, Д.А. Левчака², С.Е. Заславского³, В.П. Абрамова⁴, К.Г. Коргунюка⁵, А.Л. Ташпековой⁶ и др., которые изучали особенности формирования политических партий в России, тенденции, проблемы и социальные потребности многопартийной системы в РФ, подвергли анализу деятельность партий и партийные системы в современной России и послевоенной Германии.

Ко второй группе следует причислить работы Р. Далтона⁷, К. Джанды⁸, М. Дюверже⁹, В.Н. Краснова¹⁰, Б.И. Макаренко¹¹, Р.Ф. Матвеева¹², М.Я. Острогорского¹³, Н.А. Петрова¹⁴, Дж. Сартори¹, В.В. Шелохаева² и

¹Ананьева, М.К. Многопартийность в становлении и развитии гражданского общества современной России. [Текст] / М.К. Ананьева, Автореф. дисс. к. п. н. - Саратов, 2009. – 38 с.

² Левчак, Д.А. Заславский, С.Е. Особенности партогенеза в России. [Текст] / Д.А. Левчак, С.Е. Заславский // Вести Моск. ун-та. Сер. 12. - 1995. - № 6. – С. 13.

³ Заславский, С.Е. Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие. [Текст] / С. Е. Заславский. - М.: Фонд Индем, 1996. – С. 75-80.

⁴ Абрамов, В.П. Многопартийность в постсоветской России: тенденции, проблемы, общественные потребности. [Текст] / В.П. Абрамов. - М.: Магистр, 1997. – 74 с.

⁵ Коргунюк, К.Г. Партии и партийные системы в современной России и послевоенной Германии. [Текст] / К.Г. Коргунюк. - Ростов н/Д.: Аспект Пресс, - 2004. – С. 111-112.; Он же. Политические партии России. Выборы-95 г. В 3 ч. [Текст] – Чебоксары: КМК, 1996. – С. 28-30.; Он же. Феномен многопартийности в российском обществе. [Текст] – Саратов: КМК, 2006. – С. 140-142.

⁶ Ташпекова, А.Л. Становление политических партий Российской Федерации на региональном уровне. [Текст] / А.Л. Ташпекова, дисс. к. п. н. - Саратов, 2001. – 152 с.

⁷ Далтон, Р. Структура политических связей. [Текст] / Р. Далтон // Партии и выборы. Хрестоматия. - М.: Политнаука, 2004. – С. 58-65.

⁸ Джанда, К. Сравнение политических партий: исследование и теория. [Текст] / К. Джанда // Современная сравнительная политология. - М.: Право, 1997. – С. 74-79.

⁹ Дюверже, М. Политические партии. [Текст] / М. Дюверже. - М.: Академический проект, 2000. – 102 с.; Он же. Партийная политика и группы давления. [Текст] // СГЗ, 2000. - №4. – С. 145-150.

¹⁰ Краснов, В.Н. Система многопартийности в современной России. [Текст] / В.Н. Краснов. - М.: Закон и Право, 1995. – 155 с.

¹¹ Макаренко, Б.И. Современные тенденции развития партий и партийных систем. [Текст] / Б.И. Макаренко, дисс. к. п. н. 23.00.02. - М., 2016. – 156 с.

¹² Матвеев, Р.Ф. Проблемы общей теории политической партии. [Текст] / Р.Ф. Матвеев // Партии и партийные системы. - М., 2004. – С. 364-366.

¹³ Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии. [Текст] / М.Я. Острогорский. - М.: РОССПЭН, 1998. – 235 с.

¹⁴ Петров, Н. Путь многопартийности и законности. [Текст] / Н. Петров // Общественные науки и современность. - 1992. - № 3. - С. 19-21.

других. В них авторы анализируют процессы становления политических партий, партийных систем и исполнение ими различных функций, описывают трансформацию политических систем в различных географических контекстах, рассматривают влияние современных социальных и технологических условий на партии и партийных систем.

Этими исследователями также вводятся новые показатели, связанные с партийным строительством, приводятся данные отражающие динамику и особенности партийного строительства, анализируются процессы становления политических партий и партийных систем и исполнение ими различных функций. Ими описывается трансформация политических систем в различных географических контекстах, описывается влияние на партии и партийные системы современных условий, как социальных, так и технологических, вводятся новые данные, связанные с партийным строительством, приводятся показатели, отражающие его динамику и особенности.

Третью группу образуют публикации Л.Н. Алисовой³, Ю.А. Веденеева⁴, И.И. Глебовой⁵, В.В. Журавлёва⁶, В. Мейтуса⁷, В.И. Селюнина⁸, А.Э. Сенцова⁹ и других, в которых изучено взаимодействие политических партий в процессе реформирования общества, их участие в избирательном и политическом процессах, а также модель будущего в программах политических партий.

К четвёртой группе можно отнести разработки таджикских исследователей, которые появились после обретения Таджикистаном государственного суверенитета. Это – труды Р. Ш. Нуриддинова¹⁰, К.Б.

¹ Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for analysis. Vol. 1 (4) / G. Sartori. - Cambridge: Cambridge University Press, 1976. - P. 132-139.

² Шелохаев, В.В. Многопартийность. [Текст] / В.В. Шелохаев. - М.: «Полис», 2004. – 98 с.

³ Алисова, Л.Н. Взаимодействие политических партий как фактор реформирования общества. [Текст] / Л.Н. Алисова. - М.: Р-Центр, 1996. – 314 с.

⁴ Веденеев, Ю.А. Политические партии в избирательном процессе: правовые иллюзии и юридическая реальность. [Текст] / Ю.А. Веденеев // Государство и право, 1995. - №7. – С. 44-53.

⁵ Глебова, И.И. Партия власти. [Текст] / И.И. Глебова. – М.: Полис, 2004. – 128 с.

⁶ Журавлев, В.В. Феномен многопартийности в современной России. [Текст] / В.В. Журавлев // Политические партии России. История и современность. - М., 2000. – С. 35 – 40.

⁷ Мейтус, В. Политическая партия стратегия и управление. [Текст] / В. Мейтус. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 404 с.

⁸ Селюнин, В.И. Российские партии и движения в политическом процессе. [Текст] / В.И. Селюнин, дисс. д. п. н. - М., 2000. – 340 с.

⁹ Сенцов, А.Э. Модель будущего в программах политических партий. [Текст] / А. Э. Сенцов, дисс. к. п. н. - Томск, 2013. – 241 с.

¹⁰ Нуриддинов, Р. Ш. Динамика политического плюрализма в обществе Таджикистана. [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов // Международной журнал “Вестник науки”, г. Тольятти Российской Федерации, №8 (8), Том 3. - 2018. – С. 172-178; Он же. Иштирокчиёни асосии сиёсати ҷаҳонӣ ва муносибатҳои мутақобилаи онҳо (Основные акторы мировой политики и отношения между ними). [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. 2018. - №7. - С. 277-280; Он же. Эмомали Рахмон – историческая личность, которая как факел озарила дальнейший путь народа Таджикистана. Народная газета. [Текст]. - №36 (20266), 2 сентября 2020 года; Он же. Назарияи муносибатҳои байналхалки. Нашри дувуми иловашуда. [Матн]. - Душанбе: «Эр-граф», 2020. – 450 с.

Бобоева¹, З. Дадабаевой², Р. Зоирова³, Г.Н. Зокирова⁴, М. Камоловой⁵, Р.Г. Курбанова⁶, Б.Х. Алимова, А.Н. Махмадова⁷, А. Махмадкаримова⁸, А. Мухабатова⁹, В. Набиева, Б. Ризоева¹⁰, Х. Самиева¹¹, Х. Холджураева¹², М.У. Хидировой, Ш.С. Хакимова¹³, А. Джалилова, С. Шарипова¹⁴, Б. Шокирова¹⁵, Л. Сафарова¹⁶ и др.

Вышеупомянутые авторы, рассматривая процесс становления и развития многопартийной системы в Республике Таджикистан, обосновали роль и место политических партий в формировании и развитии парламентаризма, определили основные направления совершенствования избирательной системы, и, тем самым, внесли свой вклад в разработку

¹ Бобоев, К.Б. Политические партии Таджикистана на выборах года (Справочник). [Текст] / К.Б. Бобоев. - Душанбе: «Ирфон», 2006. – 52 с.

² Дадабаева, З.А. Партийно-политическая система в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. [Текст] / З.А. Дадабаева // Социально-экономические и политические процессы на постсоветском пространстве: Проблемы развития стран СНГ. - М., 2008. - С. 90-115.

³ Зоиров, Р. О некоторых принципах становления многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Р.О. Зоиров // Бюллетень НАПТ, 2000. - № 3 (15). - С. 98-103.

⁴ Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёси. [Текст] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе: «Деваштич», 2007. – 101 с.

⁵ Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике Таджикистан. [Текст] / М.Р. Камолова, Автореф. дисс. к. п. н. – Душанбе, 2012. – 22 с.

⁶ Курбанов, Р.Г., Алимов, Б.Х. Институционализация политических партий в Республике Таджикистан: факторы и условия. [Текст] / Р.Г. Курбанов, Б.Х. Алимов. – Худжанд, 2012. – С. 63-65.

⁷ Махмадов, А.Н., Хидирова, М.У. Межтаджикский конфликт и его особенности. [Текст] / А.Н. Махмадов, М.У. Хидирова. - Куляб, 1997. – С. 24-27.

⁸ Махмадкаримов, А. Возникновение политических партий и движений и их деятельность (1989-1992 г.). [Текст] / А. Махмадкаримов. – Душанбе, 1995. – С. 62-65.

⁹ Мухабатов, А. Политические партии: реальность и перспективы: Социально-политический анализ. [Текст] / А. Мухабатов. - Душанбе: «Истеъдод», 2011. – 143 с.

¹⁰ Ризоев, Б. Набиев, В.М. Политические партии Таджикистана в современных условиях. [Текст] / Б. Ризоев, В.М. Набиев. - Худжанд. 2001. – С. 40-42.

¹¹ Самиев, Х. Становление многопартийной системы в Таджикистане. [Текст] / Х. Самиев // Партии и движения Таджикистана. - 1998. - №1. - С. 4-9.

¹² Холджураев, Х., Джалилов, А., Алимов, Б. На путях перехода к многопартийности. [Текст] / Х. Джураев, А. Джалилов, Б. Алимов. - Худжанд, 2005. - 114 с.

¹³ Хакимов, Ш.С. Реалии многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Ш.С. Хакимов // Партии и движения в Таджикистане». – Душанбе: “Ирфон”, 1998. - №1. – С. 87-89.

¹⁴ Шарипов, С. Взаимоотношение власти и политических партий. [Текст] / С. Шарипов // Партии и движения Таджикистана, 1998. - №6. – С. 132-133.

¹⁵ Шокиров, Б. Возникновение политических партий и движений и их деятельность (1989-1992 г.). [Текст] / Б. Шокиров. - Душанбе, 1995. – С. 62-65.

¹⁶ Сафаров, Л.Ш. Роль политических партий в становлении и развитии парламентаризма в Таджикистане: проблемы и перспективы. [Текст] / Л.Ш. Сафаров, дисс. к. п. н. - Душанбе, 2015. - 154 с.; Он же. Роль политических партий в становлении и развитии парламентаризма в Таджикистане: проблемы и перспективы (научная монография). [Текст] // Душанбе: «Ирфон», 2016. – 200 с.; Он же. Выборы как важнейший фактор формирования политической системы в Республике Таджикистан. [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. 2017. - № 1 (1926). - С. 326-330.; Он же. Политология: учебное методическое пособие. [Текст] // Душанбе: ТГИЯ им. Улугзода, 2019. – 28 с.; Он же. Деятельность политических партий в парламенте и их влияние на процесс развития парламентаризма. [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. 2016. - № 2/7 (213). – С. 318-321.

теории и практики политической модернизации в условиях современного Таджикистана.

В процессе написания диссертационного исследования также использовались источники, которые считаем нужным подразделить на следующие группы:

Первую группу составляют нормативно-правовые акты и юридические документы, принятые органами государственной власти. В данную группу можно включить Конституцию Республики Таджикистан¹, Конституционный Закон Республики Таджикистан «О референдуме Республики Таджикистан»², Конституционный Закон Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан»³, Закон Республики Таджикистан «О политических партиях»⁴, Закон Республики Таджикистан «О нормативно-правовых актах»⁵, Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»⁶, Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях»⁷, Закон Республики Таджикистан «О центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан»⁸, Закон Республики Таджикистан «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан»⁹, «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года»¹⁰, Устав Народной Демократической

¹ Конституция Республики Таджикистан. Изд. «Нашриёти Муосир». - Душанбе, 2019. – С. 5 – 45.

² Конституционный Закон Республики Таджикистан «О референдуме Республики Таджикистан» // Принят постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 106 от 04.11.1995 г. Действующий. Последнее изменение 03.08.2018 г., № 1542.

³ Конституционный Закон Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» // Принят постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 12 от 10.12.1999 г. Действующий. Последнее изменение 19.07.2019 г., №1639.

⁴ Закон Республики Таджикистан «О политических партиях» // Принято постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 680 от 13.11.1998 г. Действующий. Последнее изменение 19.07.2019 г., №1643.

⁵ Закон Республики Таджикистан «О нормативно-правовых актах» // Принято постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан №5 от 30.05.2017. Действующий. Последнее изменение 17.09.2017 г., №1632.

⁶ Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Принято постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан №508 от 19.05.2009 г. Действующий. Последнее изменение 02.01.2020 г., №1681.

⁷ Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» // Принято постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 258 от 12.05.2007 г. Действующий. Последнее изменение 02.01.2019 г., №1575.

⁸ Закон Республики Таджикистан «О центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан» // Принято постановлением Правительства Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 1642 от 19.07.2019 г. Действующий.

⁹ Закон Республики Таджикистан «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» // Принят постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 1471 от 02.01.2018. Действующий. Последнее изменение 17.05.2018 г., №1525.

¹⁰ Сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. URL: mfa.tj/uploads/main/2013/03/strategiya-rusi-15-08-2016_badi-takhrir.pdf (дата обращения: 15 апреля 2019 г.)

Партии Таджикистана¹, Международные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «Руководящие принципы правового регулирования деятельности политических партий»², Меморандум о сотрудничестве «Международной конференции азиатских политических партий»³, Международный пакт «о гражданских и политических правах»⁴ и др.

Вторую группу составляют труды, направленные на совершенствование демократического государства Таджикистана изложены в посланиях, выступлениях и трудах Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона⁵, первого Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А.⁶, Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш. М.⁷.

В то же время, анализ степени научной разработанности проблем о роли доминирующих тенденций в партийном строительстве в современном Таджикистане даёт основание заключить, что данная тема в таком формате исследователями не изучена. Поэтому она требует своего конкретного и комплексного анализа в рамках методологических возможностей социально-политической науке, что мы и попытаемся осуществить в данной работе.

Объектом исследования является партийное строительство в Таджикистане в период государственной независимости.

Предметом анализа выступает выявление доминирующих тенденций, их влияние и перспективы на результативность процесса партийного строительства в современном Таджикистане.

Цель научного исследования заключается в анализе теоретических аспектов проблемы партийного строительства, трансформации политической системы и результативность партийного строительства, его состояние и перспективы в современном Таджикистане.

Достижение, поставленной в работе, цели требует решения следующих важных исследовательских задач:

¹ Сайт Народной демократической партии Таджикистана. [Электронный ресурс]. [URL:tribun.tj/ru/](http://tribun.tj/ru/) (дата обращения: 25 мая 2018 г.)

² Международные принципы Совета Европы «Руководящие принципы правового регулирования деятельности политических партий» // Принято Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании от 15-16 октября 2010 г. [Электронный ресурс]. [URL:osce.org/files/f/documents/1/f/81988.pdf](http://osce.org/files/f/documents/1/f/81988.pdf) (дата обращения: 15 апреля 2019 г.)

³ Сайт МКАПП. [Электронный ресурс]. [URL:theicapp.org](http://theicapp.org) (дата обращения: 16 августа 2018 г.)

⁴ Международный пакт о гражданских и политических правах. [Электронный ресурс]. [URL:un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml](http://un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml) (дата обращения: 16 августа 2018 г.)

⁵ Рахмон, Эмомали. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан. [Текст] / Рахмон, Эмомали. – Душанбе: Контраст, 2019. – 124 с.; Он же. Таджикистану - сильное государство. [Текст] // Вестник МПА СНГ, 1994. - № 1. – С. 65-74.; Он же. Наша цель – национальное согласие. [Текст] - Душанбе: «Ирфон», 1997. – 205 с.

⁶ Назарбаев, Н.А. Эра независимости. [Текст] / Н.А. Назарбаев. – Астана: Госиздат, 2017. – 508 с.

⁷ Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. [Текст] / Ш.М. Мирзиёев // Доклад на заседании Кабинета министров 14.01.2017 г.

- подвергать анализу методологические основы изучения понятия «партийное строительство» и его сущность;
- определить и обосновать практику и институциональную базу партийного строительства;
- изучить состояние политического развития и партийного строительства в Республике Таджикистан;
- охарактеризовать результативность партийного строительства в сфере законодательной системы Республики Таджикистан;
- оценить формирование новых межэтнических и межнациональных отношений;
- акцентировать процесс модернизации и перспективы современной партийной системы Таджикистана.

Гипотеза научного исследования связана с подтверждением того факта, что априори, без учёта доминирующих тенденций невозможно современное партийное строительство. В конкретных условиях развития демократического государства в постсоветском пространстве в качестве такового в процессе партийного строительства выступает социально-политическая и экономическая среда, которая обладает определёнными особенностями.

Теоретические и методологические основы исследования. В качестве теоретической базы научно диссертационной работы использованы научные труды российских, таджикских и зарубежных учёных, занимающиеся проблематикой практики и теории партийного строительства, межэтнических отношений, регулированием, политическим и стратегическим управлением, моделированием социально-экономических отношений, формированием нормативно-законодательной базы, информационными коммуникациями. В работе также использовались международные отчёты и научные публикации в периодических изданиях, труды учёных из стран СНГ, Европейского Союза (далее ЕС) и Соединённых Штатов Америки.

Методологическую основу исследования составляют такие современные методы познания социально-политических явлений и процессов, как системный подход, сравнительно-исторический, институциональный, контент-анализ, сопоставительно-компаративный и моделирование политических процессов. Эмпирическая база работы включает в себя данные министерства юстиции, Центризбиркома, интернет-сайтов политических партий, их программы и уставы, а также информационные порталы и ресурсы.

Научная новизна диссертационной работы состоит, прежде всего, в выборе предмета исследования, и заключается в самой постановке комплексного и междисциплинарного анализа научной проблемы. То есть в попытке проанализировать доминирующие тенденции, как факторы, катализаторы целей и задач партийного строительства в конкретных условиях таджикской политической системы с учётом её результативности и

перспективы ее модернизации. К основным элементам новизны исследования также можно отнести и следующее:

- подвергнуто анализу методологические основы изучения понятия «партийное строительство» и его сущность, а также проведена классификация функций политических партий в современных условиях;
- фиксированы и научно обоснованы практика и институциональная база партийного строительства в демократических государствах мира;
- исследовано состояние политического развития и партийного строительства в Республике Таджикистан в период независимости;
- дана характеристика результативности партийного строительства в сфере законодательной системы Республики Таджикистан;
- обсуждены основные тенденции партийного строительства в Таджикистане на этапе формирования новых межэтнических и межнациональных отношений;
- изучен процесс модернизации современной партийной системы Таджикистана и намечены перспективы её совершенствования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Понятие «партийное строительство» исследователями в научный оборот введено сравнительно недавно. Оно охватывает следующие основные процессы: создание, реконструкция, трансформация, модернизация, демонтаж, конкуренция, оценка результативности. Эти этапы партийного строительства строго последовательны, и успех каждого последующего периода зависит от степени эффективного решения поставленных задач в предыдущем.

Формирование партийной системы (или «партийное строительство»), как и другие элементы политического процесса, реализуется в единстве урегулирования вопросов управления, организации, технологии, законодательного и ресурсного обеспечения, а также претворения в жизнь её продукции. Безусловно, конечной целью партийного строительства всегда являются свершение социально-политических преобразований в обществе.

2. Партийное строительство в любом демократическом государстве институционализировано, что, в свою очередь, способствует реализации стратегически важных политических, экономических и социальных целей партии власти. Институционализацией называется процесс, в результате которого партия вырабатывает нормы, принципы, традиции деятельности в рамках своей организации и в социуме, приобретает известность, общественную значимость и устойчивость.

Согласно утверждению некоторых исследователей (например, Дж. Сартори), институционализация партии - это не только процесс, но и её состояние. Степень материализации партии в общественном сознании может быть определена в качестве свойства её институционализация. В государствах, переживающих «переходное» состояние, в частности, постсоветских суверенных республиках, на локальном уровне реальные механизмы деятельности политических партий отсутствуют. Перед каждым

выборами представители местных элит создают свои персональные организации, вступая в союз с лидерами так называемых «общенациональных партий».

3. За относительно недолгий период суверенитета в партийной жизни Республики Таджикистан произошли кардинальные перемены, которые не имеют аналога в других постсоветских государствах. При этом совершенно чётко вырисовывается несоответствие партийного строительства в Таджикистане существующим классическим схемам, что указывает на специфичность политического развития и формирования партийной системы в стране.

Как показала практика, деятельность партий в период политической и социально-экономической трансформации общества, как дестабилизирует политическую обстановку в государстве, так и может стать важнейшим элементом дальнейшей его демократизации. Соответственно последующей дифференциации политических сил и интересов, а также возникновение креативных социальных групп, в Таджикистане возникли новые политические партии, представляющие авантаж нетрафаретных слоёв общества, а действующие партии (например, компартия) стали конкретизироваться в названии и программных целях, чтобы более четко создавать профиль своего электората. Результаты последних парламентских выборов дают возможность утверждать, что в Республике Таджикистан формировалась партии власти.

4. Партийное строительство в Таджикистане происходило на фоне мировых и региональных интеграционных процессов, которые, так или иначе, повлияли на формирование политических партий в республике. После подписания Договора о мире и согласии в Таджикистане почти полторы десятилетия в стране существовала биполярная партийная система, т.е. имело место два противоположные друг другу полюса по вопросам секуляризации социума: светская и религиозная коалиции.

В силу того, что религиозная партия дискредитировала себя во всех отношениях и заняла позицию экстремизма и терроризма в социально-политическом пространстве Таджикистана, она юридически обосновано была объявлена вне закона. На данном этапе все политические партии страны действуют когерентно во имя сохранения мира и согласия в обществе и дальнейшего укрепления суверенитета национального государства.

5. Сложившуюся партийную систему Таджикистана непосредственно касается проблема формирования новых межэтнических отношений, поскольку в стране, после обретения государственного суверенитета, появились ряд критически важных ситуационных факторов, которые могут нарушить баланс национально-этнических интересов. Существует вероятность возникновения деструктивного поведения со стороны национальных меньшинств, направленного на разрушение сложившегося равновесия межэтнических, социальных и политических стремлений.

В этой связи партии власти (и другим политическим партиям Таджикистана) следует направить свои усилия на решение ряд важных вопросов межэтнических отношений, наподобие проблем национальной идентичности, ограниченных ресурсов, насильственного переселения, радикализации молодёжи, участия/не участия в системе управления, замены гражданской активности на религиозную терпимость, учёта региональных интересов и др.

6. Модернизация современной партийной системы Таджикистана предполагает формирования и дальнейшего развития институтов гражданского общества. Это даёт каждой общности и социальной группе определить своё место в происходящих политических процессах, выразить своё отношение к государственному строю и перспективам его развития, конкретизировать действенные и эффективные формы политической организации для защиты своих интересов, в том числе и в виде политических партий.

Переход к индустриальному обществу связан с трансформацией социокультурных и общественно-политических ценностей. Поэтому политические партии и гражданское общество должны формулировать новые цели и задачи в контексте уровня влияния ожидаемых модернизационных перемен. Новые горизонты партийного строительства на уровне стратегического управления - это новая ступень развития политической системы и предпосылка развития гражданского общества, что позволяет говорить о необходимости появления новой рубрики в государственных стратегиях устойчивого развития Республики Таджикистан. Безусловно, в перспективе роль политических партий в совершенствовании институтов гражданского общества в Таджикистане существенно увеличится.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в работе положения, выводы и предложения могут формировать необходимую теоретическую базу для дальнейшей разработки проблем партийного строительства в Таджикистане, тенденции и перспектив его дальнейшей модернизации. Они также помогут определить степень влияния гражданского общества на деятельность политических партий в стране, способствуют процессу совершенствования и укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в нынешних сложных условиях развития.

Практическое применение полученных результатов анализа заключается в том, что их можно использовать при изучении, анализе и прогнозировании партийной политики и политических процессов Таджикистана в целом, становления гражданского общества, ускорения демократизации общества, и в предотвращении не стабильных проявлений политической борьбы. Предлагаемые рекомендации политическим партиям помогут им в дальнейшей научной разработке концепций для своей эффективной деятельности в современных условиях. Основные положения исследования можно применить в учебно-методических целях для

подготовки программ, учебных пособий, лекцией по курсам и спецкурсам по политологии, социальной философии, социологии, конфликтологии и др.

Достоверность и обоснованность результатов научно-квалификационной работы обеспечена:

а) на концептуальном уровне – работами отечественных и зарубежных учёных по исследуемой тематике;

б) на инструментальном уровне – официальной исходной статистической и законодательно-правовой информацией и принятыми методами её анализа;

в) на прикладном уровне - публикациями в рецензируемых журналах ВАК, справками о внедрении полученных результатов, выступлениями на конференциях.

Апробация результатов исследования. Отдельные результаты и выводы диссертационного исследования были изложены на различных научных конференциях, в том числе на: **III Международной научно-практической конференции** «Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности: российский и зарубежный опыт» (РФ, Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 25 января 2016 г.); **Международной научно-практической конференции** «Проблемы оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти» (РФ, Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 25 мая 2016 г.); **II Международной научной конференции** «Прикладные статистические исследования и бизнес-аналитика» (РФ, Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 12-14 декабря 2016г.; **Международной научно-практической конференции** «Философское осмысление проблем гуманизма, либерализма и свободы» (РТ, Душанбе, РТСУ, 26 января 2018 г.).

Основное содержание исследования нашло свое отражение в 19 научных публикациях общим объемом 45,3 пл., в том числе – в 1 монографии, 7 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры политических процессов в Таджикистане философского факультета Таджикского национального университета «31» октября 2020 г.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, содержащие шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Во «**Введении**» обосновывается актуальность работы, рассматривается степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа

диссертации, её теоретическая и практическая значимость. Данный раздел завершается указанием структуры диссертации.

Первая глава диссертации **«Теоретические аспекты анализа проблемы партийного строительства»** посвящена анализу методологических основ изучения понятия «партийное строительство» и его доминирующих тенденций, а также выявлению институциональной базы и практики партийного строительства.

В первом параграфе данной главы **«Методологические основы изучения понятия «партийное строительство» и его доминирующие тенденции»** на основе, существующих в социально-политической науке, концепций и принципов рассмотрены сущность феномена «партийное строительство» и его доминирующие тенденции.

В частности, здесь отмечено, политическую партию можно характеризовать как совокупность определенных социальных отношений, т.е. в силу наличия определённых присущих ей свойств, её сущность нельзя сводить только к совокупности идеологической или иной базы. В то же время, политическую партию также нельзя представить, как социальный организм. Её, исходя из функций и преследуемой цели, необходимо рассматривать только как политическую организацию, иначе факт существования и деятельности партии, а также дальнейшее совершенствование её тактики и стратегии, её политическую «жизнеспособность» в конкретных ситуациях, становится труднообъяснимым. В этой связи нельзя не согласиться с утверждением, что в таком случае «принцип организации не только не отсутствует, но, напротив, составляет условие существования и исполнения политической партией ее назначения»¹. При этом партия, как политическая организация и действующий элемент политической системы может реально функционировать и эффективно воздействовать на происходящие процессы.

Следует отметить, что до сих пор в политической науке всё ещё доминирует точка зрения видного европейского социолога два прошлых столетий М. Вебера относительно этапов возникновения политических партий в истории общества, что не принято со стороны политологов. Он в целом указывает на три этапа формирования политических партий в Европе:

1) в XVI-XVII вв. немногочисленные представители политической элиты, которые появились за счёт аристократических групп в Европе, создавали политические партии;

2) позднее, в XVII-XIX вв. группа людей, которые активно участвовали не только в политической жизни общества, но и в других сферах его жизни, были привлечены в созданные политические группы;

3) период формирования массовых политических партий, которые отличались от аристократических кружков, фактически, приходится к концу XIX начала XX веков.

¹ Гамбаров, Ю.С. Политические партии в прошлом и настоящем. [Текст] / Ю.С. Гамбаров. - СПб., 1904. - С. 114.

Необходимо учитывать и то, что такое деление этапов возникновения политических партий М Вебером, в некоторой степени, является условным, и реальное их формирование соответствует периоду становления капиталистических отношений в странах Запада.

Нельзя упускать из виду тот факт, что политические партии на этапе становления своей внутренней структуры и создание отношений с другими компонентами политической системы сами самостоятельно решают вопросы, связанные с её иерархией. Однако и в этом плане имеют место ряд моментов, которые закреплены в нормах уставов политических партий, а также в сфере публично-правового регулирования, соответствующие правовым и законодательным нормам и относятся к вертикальной зависимости.

События, происходившие в конце прошлого столетия, внесли в представлении человечества относительно многих проблем современности коренные изменения, и некоторые массовые движения людей, превращаясь в политические партии, стали играть в жизни общества заметную роль. К примеру, экологическое движение граждан постепенно распространялось по всему миру, и во многих государствах современной Европы на его основе формировались политические партии «зелёных»¹.

Понятия «партийное строительство», основываясь на существующие теоретические разработки исследователей относительно данному феномену, можно определить, как комплекс мер, предпринимаемых органами партийного управления по её организации партии и поддержанию функционирования в политическом пространстве. Строительство партийной системы в Республике Таджикистан, это точка приложения и воплощения идеологических взглядов и ресурсных возможностей, и компетенций следующих участников партийного строительства: государство, парламентские и оппозиционные политические партии, гражданское общество, национальные научные политологические центры, зарубежные политологические центры. При этом процесс партийного строительства включает следующие этапы: создание, реконструкция, трансформация, модернизация, демонтаж, конкуренция, оценка результативности.

Практика партийного строительства, в т.ч. и международная, показывает, что ведущие политические партии всегда хотят иметь или занять доминирующее положение в парламенте, что позволяет им самостоятельно формировать повестку дня в законодательной сфере.

Думается, что понятия «доминирующего положения» применительно к политической сфере можно было бы предлагать в следующей формулировке: это политическая сила, которая предоставляет возможность действовать независимо от политических конкурентов, избирателей и в конечном итоге - от электората. Доминирующие тенденции в политических явлениях, в том числе и в процессе партийного строительства, тщательно изучаются, т.к. они

¹ Poguntke T. Realities: The German Greens Party // Kay Lawson (ed.) / How Political Parties Work: Perspectives from Within // Praeger Publishers, 1994.

формируют повестку и образ будущего и могут быть связаны с позитивным или негативным вектором развития.

Рассмотренные нами мнения большинства исследователей социально-политических и материально-экономических явлений и процессов о доминирующих тенденциях, позволяли заключить, что они также имеют место и системе партийного строительства всех постсоветских суверенных республик. Так как они выбрали путь демократического развития и построения правового, светского государства, а также создания современного цивилизованного гражданского общества¹.

Второй параграф первой главы **«Институциональная база и практика партийного строительства»** посвящён фиксации и характеристике институциональной базы партийного строительства, без которой политическая партия не может полноценно осуществлять свою деятельность в государстве.

В данном разделе подчёркивается, что в современной политической науке анализ проблемы институционализации политических партий приобрела особую важность, поскольку, прежде всего, порядок их образования и деятельности в течение длительного исторического времени они находились вне пределов правового регулирования государства. Точнее, политические партии вплоть до середины прошлого века во многих странах мира рассматривались государственной властью как частные организации, подобные различного рода клубам и обществам. Только тогда, когда партии были признаны составной частью политической системы первоначально доктриной, а затем и конституционным правом, существующее положение коренным образом изменилось. Тем не менее, как показывает практика, степень правового регулирования политических партий и его характер в разных странах далеко не одинаковы. При этом важно иметь в виду, что партия, в отличие от других политических институтов общества, обладает специфическими функциями, способы их осуществления которых в отношениях с властью являются характерными только для неё. Она обладает своеобразной иерархией и структурой, имеет конкретно разработанную политическую программу, которая содержит основные её цели и направления действий в рамках той или иной идеологической ориентации, а также множество других свойств, отличающих партию от других политических организаций общества.

Безусловно, институционализация политических партий есть закономерный результат совершенствования форм и методов их деятельности, а также возрастание роли партий в обществе. Хотя раньше, почти два столетия тому назад, в Конституциях стран, где существовали политические партии, невзирая на то, что они весьма активно участвовали в общественно-политическую жизнь граждан, о них вообще не упоминали, то регулирование их статуса в странах современного мира образует полноценный конституционно-правовой институт.

¹ [Электронный ресурс]. URL: ru.glosbe.com/ru/fr/д%20... (дата обращения: 5 мая 2018 г.)

Под понятием «институционализация политических партий» следует понимать процесс превращения политических партий из обычной ассоциации граждан в полноценный конституционно-правовой институт. По мнению исследователей-политологов, два взаимосвязанные процессы – конституционализация (включение в Конституции основных принципов статуса партий) и законодательная институционализация (правовое регулирование положений партии) обуславливают институционализацию политических партий в современных демократических государствах¹.

Институционализация политических партий тесно связано с тем, кто и в какой степени поддерживает их деятельность и голосует за них в период избирательной кампании. Естественно, политические партии защищают больше всего интересы тех социальных групп, которые на выборах отдают свои голоса в пользу их представителей, и таких в политике именуют кадровыми. Классическим подтверждением существования кадровых партий могут служить деятельность демократической и республиканской партий в США. Помимо кадровых партий, существуют и массовые партии, которые являются организованными и постоянно действующими, а также эффективно выполняют свою социальную, идеологическую и политическую функцию.

В теории институционализации политических партий признание их законности занимает важное место, поскольку все социальные группы в правовом и гражданском обществе имеют право защищать свои интересы. Поэтому законное их признание позволяет политической власти быть в курсе о намерениях и целях партий, с учётом политических и экономических перспектив контролировать их деятельность, определить роль каждой из них в жизни общества.

Практика институционализации политических партий Таджикистана доказывает, что её политико-правовые предпосылки в процессе формирования партий в республике были наиболее значимыми. К тому же, взятый курс на «перестройку» правящей КПСС, предполагал демократическое обновление социалистического общества, а в политической жизни страны - переход к многопартийности, либерализовал политический процесс и создавал необходимую почву для возникновения, совершенно новых по своей сути, организаций и движений. Конечно, трудно согласиться с утверждением, что «изначально условием формирования многопартийной системы в Таджикистане, впрочем, как и во всех республиках бывшего Союза, являлась однопартийная тоталитарная система»².

Во второй главе диссертации **«Состояние политической системы и результативность партийного строительства в Таджикистане»** изучены такие актуальные вопросы партийного строительства в Республике

¹ Михайличенко, И.В. К вопросу о конституционной институционализации российских политических партий. [Текст] / И.В. Михайличенко // Вестник Челябинского государственного университета, 2010. - № 25 (206). Право. Вып. 25. - С. 34-38.

² Хакимов, Ш.С. Реалии многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Ш.С. Хакимов // Партии и движения в Таджикистане, 1998. - №1. - С. 87.

Таджикистан, как Состояние политической системы и партийного строительства и результативность партийного строительства в сфере законодательной системы страны.

В первом параграфе данной главы **«Состояние политической системы и партийного строительства в Таджикистане»** подвергнуто анализу основные факторы, влияющие на становление и развитие политической системы Таджикистана с момента обретения им государственной независимости, нынешнее состояние политической системы и партийного строительства в республике.

В частности, здесь констатируется, что, после обретения независимости, в течение почти трёх лет в стране господствовала политическая нестабильность, что, затем, привело к вооружённому конфликту, переросшему в гражданскую войну в Таджикистане. Тем не менее, в тот период времени, начавшегося с момента завершения гражданской войны 1992-1997 годов, протекал неоднозначный и многомерный процесс консолидации общества и власти вокруг национального Правительства, возглавляемым Президентом республики Эмомали Рахмоном.

Разумеется, партийная система, как результат партийного строительства, формируется под влиянием действующих законов и избирательного права этих организаций. С учётом вышеизложенных предпосылок, можно заключить, что в странах мира создаются разные виды партийных систем, которых в общем виде можно разделить на следующие три группы:

1. Многопартийная система (в основном, наблюдается в странах демократической ориентации - в Евросоюзе, во многих постсоветских республиках, в частности и в Республике Таджикистан).

2. Двухпартийная система (в Соединенных Штатах Америки и Великобритании).

3. Однопартийная система (в бывших государствах социалистической системы и развивающихся странах современного мира).

Как известно, ОБСЕ опубликовало «Руководящие принципы правового регулирования деятельности политических партий»¹, охватывающие все стороны партийного строительства, и которые ориентированы, в первую очередь, на развивающиеся страны, в том числе Республику Таджикистан. Разумеется, партийное строительство является органической частью политической системы Таджикистана, и оно всецело зависит от состояния деятельности других её компонентов. Если глубже анализировать институциональные аспекты партийного строительства в политической системе республики, то можно выявить, что их взаимодействие

¹Опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ul. Miodowa 10. 00-251 Warsaw, Poland, © БДИПЧ ОБСЕ. 2011. www.osce.org/odihr. Принято Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании (Венеция, 15-16 октября 2010 г.). – Варшава / Страсбург, 2011 г.

происходит в соответствии с международными принципами, и во взаимосвязи с международными организациями.

Вне всякого сомнения, перспективным и необходимым направлением партийного строительства в Таджикистане, является внедрение цифровых технологий в политическую систему. Международные наблюдатели, присутствующие на избирательных компаниях в Таджикистане, иногда сетуют на их информационную непрозрачность. Поэтому в Таджикистане необходимо реализовывать информационную систему, аналогично имеющуюся в России, наподобие, Государственной автоматизированной системы (ГАС) - «Выборы»¹.

В законодательно-нормативных документах Таджикистана отмечено, что в республике завершается этап трансформации политической системы, и теперь перед ней стоят новые задачи по совершенствованию демократических принципов управления национальным государством и активного участия страны в решении проблем международного характера. Показателем зрелости политической системы Таджикистана стал выбор народом страны Основателя мира и национального единства, Лидера нации - Эмомали Рахмона Президентом Республики Таджикистан и лидером правящей партии Таджикистана. Он 13 ноября 1998 года, за № 680 подписал закон «О политических партиях», что ещё раз доказало приверженность Таджикистана международным нормам партийного строительства и выполнении своих обязательств перед человеческим сообществом.

Устойчивый рост уровня стабильности в политической системе Республики Таджикистан был достигнут, в т.ч. и в борьбе с радикально-экстремистски настроенными политическими оппонентами. Запрещение Верховным судом республики деятельность радикально-экстремистской Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в сентябре 2015 года может служить наглядным примером сказанному. Благодаря этому действию, в стране не получили распространение вредные элементы западной так называемой «идеологии либеральной демократии», укрепилась и встала в авангарде позитивных социально-экономических и политических преобразований системообразующая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ). Именно вследствие конструктивных подходов НДПТ трансформировались цели и задачи индустриального развития, совершенствовали свою деятельность другие политические партии, значительно вырос уровень развития гражданского общества в Республике Таджикистан.

Цель партийного строительства в Таджикистане достигнута, благодаря соблюдению международных нормативно-правовых актов относительно созданию политических партий в стране и осуществление их деятельности на основе принятых законов и постановлений Правительства. К числу таковых, в первую очередь, можно отнести Законы Республики Таджикистан «О

¹ Становление ГАС «Выборы». [Электронный ресурс]. [URL: jur.science/pravo-rossii-izbiratelnoe/...](http://jur.science/pravo-rossii-izbiratelnoe/) (дата обращения: 12 июля 2018 г.)

политических партиях» от 13 ноября 1998 г., № 680 и "О нормативных правовых актах» от 26 марта 2009 года, №506.

Второй параграф данной главы **«Результативность партийного строительства в сфере законодательной системы Республики Таджикистан»** посвящён характеристике результативности партийного строительства в стране, и, в первую очередь, в сфере законодательной системе государства.

В данном параграфе работы отмечается, что понятие «результативность», чаще всего, используется в области математических, медицинских, экономических наук, а также педагогики, психологии и социологии как совокупность образовательных результатов, которые должны быть достигнуты в ходе реализации объективно-ориентированного программирования (ООП).

Нередко его используют как синоним понятия «эффективность» (комплекс мер, направленных на минимизацию временных затрат педагогических и ученических действий для достижения конечных результатов реализации ООП), что, в определённой степени, является оправданным и логичным. В общественно-гуманитарных науках под понятием «результативность» понимается степень соответствия ожидаемых (нормативных или субъективно заданных) и полученных результатов; безусловное выполнение поставленных задач в заданные сроки и в полном объеме; достижение результата с минимальными затратами; степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов и т.д.¹.

Оценка результативности деятельности таких организаций, как политические партии, очень сложная работа, хотя выполняемая. Дело в том, что членам и руководителю партии в ходе их участия в происходящих политических процессах в стране приходится решать множество задач, которые невозможно однозначно перевести в количественные или качественные единицы. Поэтому для оценки деятельности политических партий применяют особые критерии результативности, к которым, в первую очередь, относят качество выполнения управленческих задач, в том числе, выполнение вверенным подразделением показателей по реализации намеченных программных целей, соблюдению сроков решения поставленных задач, по экономии времени и привлечению человеческих ресурсов.

Критериями оценки результативности деятельности политических партий обычно выступают: затраты реализованного труда и их соотношение с достигнутыми целями; глобальные результаты, т.е. влияние деятельности партии на общую стратегию развития политических процессов в государстве;

¹ Евсеев, В.О. Методологические основы применения политического аутсорсинга в рамках политического государственного заказа // Электронный научный журнал «ЦИТИСЭ», 2017. – №3. / В.О. Евсеев. [Электронный ресурс]. URL: <http://ma123.ru> (дата обращения: 15 августа 2018 г.)

оперативность, насколько своевременно политическая партия решает возникшие проблемы; упорядоченность и отлаженность действия членов партии в процессе их участия в политической жизни страны, например, принятие действенных и эффективных законов и др. Поэтому одним из важнейших показателей результативности партийного строительства считается степень участия политических партий в сфере законодательной системы государства. Эффективность политической партии всегда зависит от ее программных документов, которые должны носить не декларативный характер, должны быть очень близки к реальности.

Уместно подчеркнуть, что среди парламентских партий самой влиятельной является Народная демократическая партия Таджикистана (НДПТ), лидером которой является Президент страны - Э. Рахмон. Эффективная и результативная деятельность НДПТ и её инициативная способность в законодательной сфере государства повысили авторитет партии среди населения республики. Поэтому абсолютное большинство граждан республики не видят реальной альтернативы нынешнему президенту, что наглядно показали выборы, состоявшиеся 2013 году.

Как показывает практика партийного строительства в Таджикистане, институт партии власти в действующей политической системе суверенного государства имеет немало позитивных моментов, и указывает на результативность его деятельности. Наличие сильной «партии власти», несомненно, способствует преодолению внутрипарламентского раскола и споров в межпартийных коалициях, которые возникают вследствие присутствия там обильного плюрализма. Оно предопределено продуктивностью существования партии власти, которая, в конечном счёте, снимает все существующие принципиальные разногласия между фракциями в парламенте¹.

Фактическая результативность деятельности правящей Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ) в контексте принятых в парламенте документов и выявление влияния интеграционной и политической составляющих, порождают предпосылки, усиливающие развитие гражданского общества, увеличивающие человеческий потенциал и повышающие уровень конкурентных преимуществ страны. К числу таких факторов можно отнести:

- 1) объём импорта и экспорта между Таджикистаном и странами СНГ;
- 2) динамику развития Индекса человеческого потенциала (ИРЧП);
- 3) состояние развития гражданского общества;
- 4) степень действенности принятых законов и др.

НДПТ принимает активное и эффективное участие в законодательной сфере государства. Показатели результативности НДПТ в законодательной сфере рассчитывались на базе информации, взятой из данных Национального центра законодательства при Президенте РТ, статистики

¹ Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике Таджикистан. [Текст] / М.Р. Камолова, Автореф. дисс. к. п. н. – Душанбе, 2012. – 22 с.

законов и нормативно правовых документов, законодательства Таджикистана¹.

Происходящий процесс партийного строительства в Республике Таджикистан происходит сугубо в рамках демократизации общественной жизни его граждан. В этой связи, статус политической партии и результативность её деятельности, в большой степени, определяется положением и политической репутацией лидера партии. Думается, что западная модель оценки статуса партии, её эффективная деятельность в законодательной сфере, которая отражена в её программе и целях, кажется более объективной, и соответствует задачам политической партии при выполнении своих функций. В то же время, считаем совершенно обоснованным утверждение, что «... партии должны быть узнаваемы не только по именам своих лидеров, но и по своей политической стратегии и деятельности в регионах»².

В третьей главе диссертации «**Проблемы и перспективы партийного строительства в современном Таджикистане**» исследованы процесс партийного строительства в условиях формирования новых межэтнических отношений и перспективы развития гражданского общества в республике.

Первый параграф этой главы «**Формирование новых межэтнических отношений и партийное строительство в Таджикистане**» посвящён анализу проблемы формирования новых межэтнических отношений в условиях государственной независимости и их влияние на партийное строительство в стране.

В данном разделе исследования отмечается, что в обществоведческой науке, в частности в политологии, межэтнические отношения характеризуется как целый комплекс объективно существующих и субъективно переживаемых отношений между различными народами, который охватывает все уровни и сферы жизни социума. Возникновение и развитие межэтнических отношений объективно обусловлено, и в качестве такового выступает существование отдельных этносов (наций, народностей и др.), отличающихся друг от друга по своим историко-культурным особенностям, и таким общим социальным признакам, как экономическим, политическим и другим. Любой народ уникален по своим этническим характеристикам, и отличается от других по численности, уровню

¹ Законодательство Таджикистана (база данных). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tj.spinform.ru> (дата обращения: 12 января 2019г.); Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mmk.tj/ru/p> (дата обращения: 04 мая 2018 г.); Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. URL: www.stat.tj/ru/ (дата обращения: 03 апреля 2018 г.) и др.

² Убайдуллоев, М. Укрепление гражданского общества в Таджикистане. [Текст] / М. Убайдуллоев // Политический дискуссионный клуб. Расширение плюрализма в Таджикистане: политические партии, выборы и национальный парламент. – Душанбе, 2004. – С. 64.

экономического, политического развития и возможностям влияния на другие общности.

В зависимости от субъекта отношений в науке выделяются следующие уровни межэтнических отношений: институциональный и социальный, личностный и групповой, внутренний и внешний. Институциональный уровень взаимодействия этносов проявляется через, представляющие их интересы, организации, т.е. через руководство общины, этнические политические партии и движения, религиозные организации и даже государство.

Межэтнические отношения, как известно, являются объектом пристального внимания государства и других политических организаций общества, особенно на них направлена заинтересованность политических партий, поскольку в зависимости от решения проблем, связанных с отношениями между нациями и народами в стране, зависят их результативность и успехи в процессе деятельности. Как показывает опыт политических партий других государств, в этом направлении успеха чаще добиваются те партии, которые строят свою национальную политику с учетом реального состояния этнических групп, защиту интересов которых данная партия декларирует в своей программе. Особое значение для партии приобретает анализ культурных, в частности, политико-культурных особенностей этноса, социально-экономических характеристик, правового положения в обществе.

На наш взгляд, при анализе взаимовлияния политических партий и этнических групп в условиях Таджикистана следует опираться на опыт стран дальнего зарубежья. В то же время, за прошедшие почти тридцать лет накопился довольно обширный эмпирический материал, который позволяет на примере постсоветских государств исследовать положительные и отрицательные примеры партийной этнополитики, которые нуждаются в конкретном изучении и научной систематизации. К тому же, партийное строительство в бывших советских республиках в условиях государственной независимости тесно связано с формированием новых межэтнических отношений в них, а также возникновением некоторых острых проблем, требующих своего неотлагательного решения. Попытаемся рассмотреть некоторые аспекты их регулирования на примере Республики Таджикистан, являющейся демократическим, правовым государством с концепцией развития от аграрно-индустриального устройства к индустриально-аграрному укладу¹.

Вне всякого сомнения, формирование самобытной долгосрочной национальной идеологии, определение национальных интересов

¹ Послания Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ от 22 декабря 2017 года; Закон Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2003. – №12. – Ст. 681; 2009. – №3. – Ст.87 и др.

представляются крайне важными задачами для развития новой государственности Республики Таджикистан. Из множества текущих проблем, которые находятся в сфере ответственности системы партийного строительства, и влияющие на национальную стратегию устойчивого развития, необходимо рассмотреть особенности проблемы межэтнических, межнациональных и мультикультурных отношений, как основы гармоничного и созидательного развития на этапе перехода к индустриальному обществу. Эта проблема находится в центре внимания политических партий, особенно НДПТ, на современном этапе партийного строительства в республике.

Во втором параграфе третьей главы **«Перспективы партийного строительства и развитие гражданского общества в Республике Таджикистан»** осуществляется попытка обосновать перспективы партийного строительства и развитие гражданского общества в суверенном таджикском государстве.

Здесь отмечается, что партийное строительство в Таджикистане началось сравнительно недавно, после распада СССР и обретения бывших союзных республик государственного суверенитета, и осуществляющие свою деятельность в республике партии, в большинстве случаев, отражают идеи и мнения членов общества. Знать цели, позиции и намерения каждой политической партий, их сильные и слабые места, а также претензии к власти и на власть избирателям позволяют, конституционно гарантированные гласность и свобода слова.

Помимо того, в активе имеющихся в Таджикистане политических партий и их лидеров имеется участие в серьезнейших электоральных кампаниях: выборы в местные органы власти, нижнюю палату Парламента – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и Президента страны. Ими приобретен бесценный опыт политической борьбы, внутрипартийного строительства, работы с избирателями, партийные программы стали более содержательными и целенаправленными.

Анализ программных документов парламентских партий позволяет сделать однозначный вывод, что они обладают кадровым потенциалом и портфелем актуальных предложений, которые вписываются в новые программы устойчивого развития Республики Таджикистан и новые направления в системе партийного строительства.

Совершенно обосновано утверждение, что «местом, где растет, крепнет и выполняет свои креативные функции политическая элита во всех демократических странах, являются именно политические партии – двигатель общественного прогресса»¹. В подтверждение этих слов можно утверждать, что процесс формирования политической элиты в Таджикистане, в основном, происходит за счёт талантливых и перспективных партийных кадров.

¹ "Нур Отан": перспективы партийного строительства. [Электронный ресурс]. URL: [studexpo.ru/78090/politologiya/...](http://studexpo.ru/78090/politologiya/) (дата обращения: 15 августа 2018 г.)

Несомненно, чтобы утвердить демократический механизм функционирования и развития государства и построить гражданского общества в Таджикистане, необходимо всячески стимулировать процесс дальнейшего совершенствования партийного строительства в стране. В этом отношении представляет особый интерес модернизационный контекст реформирования партийной системы, который, по мнению исследователей, предполагает:

- а) интенсификацию партийной институционализации;
- б) повышение качества внутри- и межпартийного дискурса;
- в) активизацию партий в процессе агрегирования и артикуляции интересов граждан;
- г) повышение значимости представительской функции политических партий в органах законодательной власти¹.

Совершенно очевидно, что гражданское общество в Республике Таджикистан претерпевает сложный период эволюционного развития в условиях региональных и геополитических вызовов. Полноценное гражданское общество – это признак устойчивого и стабильного состояния государства, в котором запросы населения реализуются государственными программами, с другой стороны, отстаивая права и интересы граждан, гражданское общество является конструктивным оппонентом государства. Развитие современных гражданских институтов необходимо для создания устойчивой платформы развития страны, гарантий экономических и политических прав и свобод человека.

Политические партии являются связующим звеном между государством и структурами гражданского общества, сами являются передовым элементом гражданского общества и, безусловно, должны использовать свои политические функции для укрепления и становления. Не касаясь частных деталей, отметим, что партийное строительство в Таджикистане в перспективе должно соответствовать интересам ангажирования и воспитания партийной элиты, которая укрепились бы в честной и открытой конкурентной борьбе за власть на новом этапе развития общества.

Более того, закономерным итогом всего этого должно стать выдвижение ряда альтернативных стратегических программ партий и обоснование собственного видения развития страны перед народом. Необходимо сделать всё, чтобы не превратить взаимодействие политических партий в обыкновенную борьбу за власть отдельных персон, оно должно иметь характер открытой конкуренции стратегических программ развития Таджикистана. Именно в этом и заключается созидательная направленность деятельности политических партий республики.

¹ Булуктаев Ю.О. Модернизация партийно-политической системы республики Казахстан: основные этапы. / Ю.О. Булуктаев. [Электронный ресурс]. URL:articlekz.com/article/19694 (дата обращения: 15 августа 2018 г.)

В «Заключение» диссертации подводится общий итог исследования, формулируются основные выводы и рекомендации.

ПУБЛИКАЦИИ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации

[1-А] Касымов, А.А. Политическое регулирование проблем мультикультурализма в полиэтнических государствах. [Текст] / А.А. Касымов // «ЦИТИСЭ», 2016. – № 3 (2). – С.47-53.

[2-А] Касымов, А.А. Анализ политических аспектов борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // Сборник тезисов докладов и статей III международной научно-практической конференции российских вузов при РЭУ им. Г. В. Плеханова. Москва, 2016 г. – С.78-81.

[3-А] Касымов, А.А. Политическое регулирование выборных процессов в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // «ЦИТИСЭ», 2016. – С.№1 (5). – С.34.

[4-А] Касымов, А.А. Философские и религиозные основы мировоззрения современных политических партий Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // «ЦИТИСЭ», 2016. – С.№3(7). – С.39.

[5-А] Касымов, А.А. Оценка влияния политического регулирования на социально-экономические процессы в Республике Таджикистан партий Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // Сборник тезисов докладов и статей международной научно-практической конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В. Плеханова при участии представителей государственных и муниципальных органов власти. – Москва, 2016. – С.125-131.

[6-А] Касымов, А.А. SWOT анализ, как инструмент определения направлений политического регулирования общественных процессов в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // «ЦИТИСЭ», 2016. №5(9) – С. 38.

[7-А] Касымов, А.А. Информационная оценка эффективности политических процессов в Таджикистане. [Текст] / А.А. Касымов. - «РИНЦ», 2016. – С.99-103.

[8-А] Касымов, А.А., Евсеев В.О. Анализ влияния политической составляющей на показатели результативности управления России. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // "ЦИТИСЭ", 2016. – С.№ 3. – С. 307-319.

[9-А] Касымов, А.А. Институализация политических аспектов в разделах программы устойчивого стратегического развития Республики

Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Этносоциум и межнациональная культура", 2017. – № 6 (108). – С.142-151.

[10-А] Касымов, А.А. Аспекты политического регулирования уровня организации гражданского общества в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов. - 2017. – «РИНЦ». – С.44-48.

[11-А] Касымов, А.А. Актуализация национальной стратегии политического развития в стратегических программах Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Этносоциум и межнациональная культура", 2017. – №7. – С 119-125.

[12-А] Касымов, А.А. Политический аутсорсинг в системе регулирования партийной деятельности Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Теории и проблемы политических исследований", 2017. – № 2 А. – С. 384-395.

[13-А] Касымов, А.А. Результативность политического регулирования интеграционных процессов в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Вестник ТНУ", 2017. – № 4 (28). – С 151-159.

[14-А] Касымов, А.А., Евсеев, В.О. Методологический подход к оценке эффективности политического регулирования на примере Республики Таджикистан // "Теории и проблемы политических исследований». [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев. – М.: Аналитика Родис, 2017. – №2 (30). – С.16-24.

[15-А] Касымов, А.А. Интеграция и политическая стабильность, как факторы конкурентных преимуществ. [Текст] / А.А. Касымов // Сборник научных трудов II международной научно-практической конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В. Плеханова при участии представителей государственных и муниципальных органов власти. – М.: Русайнс, 2017. – С. 179-183.

[16-А] Қосимов, А.А. Нақши ҳизби ҳоким дар раванди ҳамгироӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / А.А. Қосимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ, 2017. - № 2/7. – С. 294-296.

[17-А] Касымов, А.А. Клановые атрибуты в системе политического регулирования на примере Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // "Вопросы политологии", 2018. – № 4 (32). – С.31-40.

[18-А] Касымов, А.А. Политический консалтинг в системе партийного образования» РИНЦ». [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев. - 2017. – С.87-90.

[19-А] Касымов, А.А. Мультикультурализм в системе политического регулирования на примере Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Теории и проблемы политических решений", 2018. – № 1А. – С.109-125.

[20-А] Касымов, А.А. Реализация мультикультурной модели управления социально-политическими процессами в современном Таджикистане. [Текст] / А.А. Касымов. - «РИНЦ», 2018. – С.55-61.

[21-А] Касымов, А.А. Методологический подход оценки интеграционного влияния на тенденции развития гражданского общества. [Текст] / А.А. Касымов // "Вопросы политологии", 2018. – № 2 (30). – С.16-24.

[22-А] Касымов, А.А., Саидов, А.С. Роль политических партий в регулировании уровня организации гражданского общества в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // Известия Института философии, политологии и права АН РТ, 2019. – №3. – С.65-68.

УДК 323.174 (575.3)
ББК 66.3 (5 Т)
К 28

Ба ҳуқуқи дастнавис

ҚОСИМОВ АЗАМАТ АКБАРОВИЧ

**ТАМОЮЛҲОИ БАРТАРИЯТДОШТА ВА
ДУРНАМОИ СОХТМОНИ ҲИЗБӢ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Ихтисоси 23.00.02 – ниҳодҳо, равандҳо
ва технологияи сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи
илмии номзоди илмҳои сиёсӣ

Душанбе – 2021

Роҳбари илмӣ:

Нуриддинов Раймали Шахбозович –
доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, мудири
кафедраи муносибатҳои байналмилалӣ
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризи расмӣ:

Каримов Шамсиддин Турсунматович – доктори
илмҳои сиёсӣ, Раиси Ассотсиатсияи
ташкilotҳои ғайрдавлатии Тоҷикистон
Шарифзода Лоҳутӣ Шариф, номзоди илмҳои
сиёсӣ, дотсенти кафедраи муносибатҳои
байналмилалӣ ва дипломатияи Донишгоҳи
славянии Россия –Тоҷикистон

Муассисаи тақриздиханда: Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айни

Ҷимояи диссертатсия «21» майи соли 2021, соати «13:00» дар ҷаласаи
Шӯрои диссертатсионии 6D.КOA-030 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17) баргузор
мегардад.

Бо матни диссертатсия дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон,
китобхонаи илмӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва сомонаи расмӣ ДМТ
(www.tnu.tj) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат « ____ » _____ соли 2021 фиростода шуд.

Котиби илмӣ
Шӯрои диссертатсионӣ,
номзоди илмҳои таърих, дотсент

Шарипов А.Н.

МУҚАДДИМА

Муҳимияти омӯзиши мавзӯ. Дар марҳалаи кунунии рушд пешрафти давлатҳои соҳибистиклоли пасошӯравии Осиёи Марказӣ дар роҳи дигаргуниҳои демократӣ ба равандро ва тамоюлҳои низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ, қарзӣ-молиявӣ, ҳарбӣ-сиёсӣ ва табиӣ-экологии глобалӣ таъсир мерасонад. Ин, дар навбати худ, ба ҳамбастагии ногузири ҳамкориҳои рақобатнок, таъсири мутақобила ва муқовимати стратегияҳои миллии давлатҳои гуногун ва рушди байналхалқӣ байни ҷумҳуриҳои мустақили Осиёи Марказӣ ва кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон оварда мерасонад.

Дарҳақиқат, ба сифати ҷузъи ҷудонопазири ҳар як давлати муосири демократӣ институти ҳизбҳои сиёсӣ баромад мекунад, ки дар мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ ифодакунандаи талабот ва манфиатҳои шаҳрвандони кишвар мебошад. Воқеан, онҳо дар ҳаёти сиёсии бисёр кишварҳои демократӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол карда, барномаи сиёсии худро маъқул кунанда, фаъолияти худро ба роҳ мебаранд ва дар доираи қонунҳои давлатӣ бо мақомоти ҳокимияти расмӣ фаъолона ҳамкорӣ мекунад. Ғайр аз он, ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд мустақиман дар ташаккул ва фаъолияти мақомоти алоҳидаи давлатӣ ширкат варзанд ва инчунин чараҳои рушди давлатро дастгирӣ кунанд ё дар оппозитсияи системавӣ ва ғайрисиستمавӣ бошанд.

Аз ин лиҳоз, мушкилоти пайдоиши ҳизбҳои сиёсӣ, бақайдгирӣ ва ҳамроҳ шудан ба системаи сиёсии ҷомеаи демократӣ яке аз масъалаҳои мубрами илми сиёсатшиносии муосир мебошад ва он бояд мавриди тавачҷуҳи ҳам пажӯҳишгарони тоҷик ва ҳам кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил қарор гирад. Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки мушкилоти сохтмони ҳизбҳо дар доираҳои илмии Тоҷикистони соҳибистиклол ба категорияи қариб наомӯхташуда дохил мешавад. Гузашта аз ин, чунин ҷанбаи масъала, ба монанди тамоюлҳои афзалиятнок ва дурнамои сохтмони ҳизб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби муҳаққиқон умуман таҳқиқ нашудааст.

Аҳамияти коркарди масъалаи тамоюлҳои бартаридошта ва дурнамои сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистони муосир боз дар он зоҳир мешавад, ки дар давраи нисбатан начандон дарози мустақилият дар ҳаёти ҳизбии мамлакат дигаргуниҳои кулӣ ба вуқӯъ пайвастанд, ки мушобеҳу назари худро дар дигар давлатҳои пасошӯравӣ надоранд. Ҳамзамон, номутобиқатӣ байни сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон ва тарҳҳои классикии мавҷуда ба таври возеҳ равшан намудор мешавад, ки мавзӯи таҳқиқоти диссертатсияи интиҳобкардаи моро актуалӣ мекунад ва таҳлили ҳаматарафаи илмии онро тақозо дорад.

Сатҳи омӯзиши илмии мавзӯ. Омӯзиши масъалаҳои марбут ба сохтмони ҳизбӣ ҳаргиз мақсади ягона набуд, зеро аз нуқтаи назари амалия он ҳамеша пай ҳам, бо система ва самаранокии идоракунии давлатӣ, яъне бо

нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ баррасӣ мешуд.

Ба омӯзиши масъалаи сохтмони ҳизбӣ дар ҷумҳуриҳои мустақили пасошӯравӣ теъдоди зиёди монографияҳо, мақолаҳо ва таҳқиқоти диссертатсионӣ бахшида шудаанд. Дар онҳо то андозае, масоили тамоюлҳои бартаридошта ва дурнамои сохтмони ҳизбӣ дар ин кишварҳо мавриди пажӯҳиш қарор дода шудаанд. Дар асоси дараҷаи қорқарди илмии масъалаҳо ин чунин таълифотро метавон ба таври зайл тасниф кард:

Ба гурӯҳи аввал асарҳои муҳаққиқони рус, ба монанди М.К. Ананьева¹, Д.А. Левчак², С.Е. Заславский³, В.П. Абрамова⁴, К.Г. Коргунюк⁵, А.Л. Ташпекова⁶ ва дигаронро метавон дохил кард, ки хусусиятҳои ташаккули ҳизбҳои сиёсӣ, тамоюлҳо, мушкилот ва талаботи иҷтимоии низоми бисёрҳизбӣ дар Федератсияи Россия бахшида шудаанд ва дар онҳо, фаъолияти ҳизбҳо ва системаҳои ҳизбиро дар Россияи муосир ва Германия пас аз ҷанг таҳлил гардидаанд.

Ба гурӯҳи дуюм мебояд асарҳои Р.Далтон⁷, С.Джанда⁸, М.Дюверже⁹, В.Н. Краснов¹⁰, В.И. Макаренко¹¹, Р.Ф. Матвеев¹², М.Я. Острогорский¹³, Н.А. Петров¹⁴, Ҷ. Сартори¹⁵, В.В. Шелохаев¹ ва ҷанде дигаронро шомил кард.

¹Ананьева, М.К. Многопартийность в становлении и развитии гражданского общества современной России. [Текст] / М.К. Ананьева. - Саратов, 2009. – С. 38.

²□ Левчак, Д.А. Заславский, С.Е. Особенности партогенеза в России. [Текст] / Д.А. Левчак, С.Е. Заславский // Вести Моск. ун-та. Сер. 12. 1995. - № 6. – С. 13.

³Заславский, С.Е. Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие. [Текст] / С. Е. Заславский. - М., 1996. – С. 75.

⁴□ Абрамов, В.П. Многопартийность в постсоветской России: тенденции, проблемы, общественные потребности. [Текст] / В.П. Абрамов. - М., 1997. – С. 34.

⁵□ Коргунюк, К.Г. Партии и партийные системы в современной России и послевоенной Германии. [Текст] / К.Г. Коргунюк. - М. - Ростов н/Д. - 2004. – С. 62.; Он же. Политические партии России. Выборы-95 г.: В 3 ч. [Текст] - Чебоксары, 1996. – С. 28.; Он же. Феномен многопартийности в российском обществе. [Текст] - Саратов, 2006. – С. 140.

⁶□ Ташпекова, А.Л. Становление политических партий Российской Федерации на региональном уровне. [Текст] / А.Л. Ташпекова, дисс. к. п. н. - Саратов, 2001. – С. 47.

⁷□ Далтон, Р. Структура политических связей. [Текст] / Р. Далтон // Партии и выборы. Хрестоматия. - М., 2004. – С. 58.

⁸Джанда, К. Сравнение политических партий: исследование и теория. [Текст] / К. Джанда // Современная сравнительная политология. - М., 1997. – С. 74.

⁹□ Дюверже, М. Политические партии. [Текст] / М. Дюверже. - М., 2000; Он же. Партийная политика и группы давления. [Текст] // СГЗ, 2000. - №4. – С. 145.

¹⁰□ Краснов, В.Н. Система многопартийности в современной России. [Текст] / В.Н. Краснов. - М., 1995. – С. 85.

¹¹□ Макаренко, Б.И. Современные тенденции развития партий и партийных систем. [Текст] / Б.И. Макаренко, дисс. к. п. н. 23.00.02. - М., 2016. – С. 27.

¹²□ Матвеев, Р.Ф. Проблемы общей теории политической партии. [Текст] / Р.Ф. Матвеев // Партии и партийные системы. - М., 2004. – С. 44.

¹³□ Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии. [Текст] / М.Я. Острогорский. - М., 1998. – С. 38.

¹⁴□ Петров, Н. Путь многопартийности и законности. [Текст] / Н. Петров // Общественные науки и современность. - 1992. - № 3. - С. 124.

¹⁵□ Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for analysis. Vol. 1 (4) / G. Sartori. – Cambridge: Cambridge University Press, 1976. – P. 132-139.

Дар онҳо муаллифгон равандҳои ташаккули ҳизбҳои сиёсӣ, системаҳои ҳизбӣ ва иҷрои вазифаҳои мухталифро таҳлил намуда, тағйири системаҳои сиёсиро дар заминаи гуногуни ҷуғрофӣ тавсиф мекунанд ва ҳамчунин таъсири шароити муосири иҷтимоӣ ва технологиро ба ҳизбҳо ва системаҳои ҳизбӣ баррасӣ мекунанд.

Ин таҳқиқгарон инчунин дар асарҳои худ нишондиҳандаҳои навро дар робита бо сохтмони ҳизбӣ ворид мекунанд, маълумотҳоеро, ки ҷараёни инкишоф ва хусусиятҳои сохтмони ҳизбиро инъикос мекунанд, меоранд, равандҳои сохтмони ҳизбҳои сиёсӣ ва системаҳои ҳизбӣ, иҷрои вазифаҳои гуногуни онҳоро таҳлил мекунанд.

Онҳо тағйири системаҳои сиёсиро дар заминаҳои ҷуғрофии гуногун тавсиф карда, аз ҷиҳати ҳам иҷтимоӣ ва ҳам технологӣ таъсиррасониро ба ҳизбҳо ва системаҳои ҳизбӣ дар шароити муосир баррасӣ намуданд, инчунин дар таҳқиқотҳояшон маълумотҳои нави бо сохтмони ҳизбӣ алоқамандро ворид карда, нишондиҳандаҳои имрӯзаро, ки ҷараён ва хусусиятҳои онро инъикос мекунанд, меоранд.

Гуруҳи сеюмро асарҳои Л.Н Алисова², Ю.А. Веденеев³, И.И. Глебова⁴, В.В. Журавлёв⁵, В. Мейтус⁶, В.И. Селюнин⁷, А.Е. Сентсов⁸ ва дигарон ташкил мекунанд, ки дар онҳо ҳамкориҳои ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди ислоҳоти ҷомеа, иштироки онҳо дар равандҳои интихоботӣ ва сиёсӣ, инчунин модели оянда дар барномаҳои ҳизбҳои сиёсӣ омӯхта шудаанд.

Ба гуруҳи чорум осори олимони тоҷикро ворид кардан мумкин аст, ки пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф шуданд. Инҳо асарҳои Р. Ш. Нуриддинов⁹, К.Б. Бобоев¹⁰, З.

¹ □ Шелохаев, В.В. Многопартийность. [Текст] / В.В. Шелохаев. - М., 2004. – С. 3 – 12.

² □ Алисова, Л.Н. Взаимодействие политических партий как фактор реформирования общества. [Текст] / Л.Н. Алисова. - М., 1996. – С. 65.

³ □ Веденеев, Ю.А. Политические партии в избирательном процессе: правовые иллюзии и юридическая реальность. [Текст] / Ю.А. Веденеев // Государство и право, 1995. - №7. – С. 101.

⁴ □ Глебова, И.И. Партия власти. [Текст] / И.И. Глебова. - 2004. - №2. – С. 125.

⁵ □ Журавлев, В.В. Феномен многопартийности в современной России. [Текст] / В.В. Журавлев // Политические партии России. История и современность. - М., 2000. – С. 35 – 40.

⁶ □ Мейтус, В. Политическая партия стратегия и управление. [Текст] / В. Мейтус. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 404 с.

⁷ Селюнин, В.И. Российские партии и движения в политическом процессе. [Текст] / В.И. Селюнин, дисс. д. п. н. - М., 2000. – С. 95.

⁸ □ Сенцов, А.Э. Модель будущего в программах политических партий. [Текст] / А. Э. Сенцов, дисс. к. п. н. - Томск, 2013. – С. 18.

⁹ Нуриддинов, Р. Ш. Динамика политического плюрализма в обществе Таджикистана. [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов // Международной журнал “Вестник науки”, г. Тольятти Российской Федерации, № 8 (8), Том 3. - 2018. – С. 172-178; Он же. Иштирокчиёни асосии сиёсати ҷаҳонӣ ва муносибатҳои мутақобилаи онҳо (Основные акторы мировой политики и отношения между ними). [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. 2018. - №7. - С. 277-280; Он же. Эмомали Рахмон – историческая личность, которая как факел озарила дальнейший путь народа Таджикистана. Народная газета. [Текст]. - №36 (20266), 2 сентября 2020 года; Он же. Назарияи муносибатҳои байналхалки. Нашри дувуми иловашуда. [Матн]. - Душанбе: «Эр-граф», 2020. - 450 с.

¹⁰ Бобоев, К.Б. Политические партии Таджикистана на выборах года (Справочник). [Текст] / К.Б. Бобоев. - Душанбе: «Ирфон», 2006. – С. 46.

Дадабаева¹, Р. Зоиров², Г.Н. Зокиров³, М. Камолова⁴, Р.Г. Курбанов⁵, Б.Х. Алимов, А.Н. Махмадов⁶, А. Махмадкаримов⁷, А. Мухабатов⁸, В. Набиев, Б. Ризоев⁹, Х. Самиев¹⁰, Х. Холджураев¹¹, М.У. Хидирова, Ш.С. Хакимов¹², А. Джалилов, С. Шарипов¹³, Б. Шокиров¹⁴, Л. Сафаров¹⁵ ва дигарон мебошанд.

Муаллифони номбурда раванди ташаккул ва рушди низоми бисёрхизбиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда, нақш ва мавқеи хизбҳои сиёсиро дар ташаккул ва рушди парламентаризм асоснок намуданд, самтҳои асосии такмили системаи интихоботро муайян кард, ба ин васила дар таҳияи назария ва амалияи модернизатсияи сиёсӣ дар шароити Тоҷикистони муосир саҳми худро гузоштанд.

Дар раванди навиштани рисолаи илмӣ як қатор сарчашмаҳо истифода шуданд, ки ба гурӯҳҳои зерин тақсим карданро зарур мешуморем:

Гурӯҳи аввал аз санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳуқуқие, ки мақомоти давлатӣ қабул кардаанд, иборат аст. Ба ин гурӯҳ дохил мешаванд Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон¹⁶, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи раёйпурсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»¹⁷, Қонуни конститутсионии

¹Дадабаева, З.А. Партийно-политическая система в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. [Текст] / З.А. Дадабаева // Социально-экономические и политические процессы на постсоветском пространстве: Проблемы развития стран СНГ. - М., 2008. - С. 90-115.

²□Зоиров, Р. О некоторых принципах становления многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Р.О. Зоиров // Бюллетень НАПТ, 2000. - № 3 (15). - С. 4.

³□Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёси. [Текст] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе: «Деваштич», 2007. – С. 97.

⁴□Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике Таджикистан. [Текст] / М.Р. Камолова, Автореф. дисс. к. п. н. – Душанбе, 2012. – 22 с.

⁵□Курбанов, Р.Г., Алимов, Б.Х. Институционализация политических партий в Республике Таджикистан: факторы и условия. [Текст] / Р.Г. Курбанов, Б.Х. Алимов. – Худжанд, 2012. – С. 63.

⁶□Махмадов, А.Н., Хидирова, М.У. Межтаджикский конфликт и его особенности. [Текст] / А.Н. Махмадов, М.У. Хидирова. - Куляб, 1997. – С. 24.

⁷□Махмадкаримов, А. Возникновение политических партий и движений и их деятельность (1989-1992 г.). [Текст] / А. Махмадкаримов. – Душанбе, 1995. – С. 48.

⁸□Мухабатов, А. Политические партии: реальность и перспективы: Социально-политический анализ. [Текст] / А. Мухабатов. - Душанбе: «Истеъдод», 2011. – 143 с.

⁹□Ризоев, Б.□□Набиев, В.М. Политические партии Таджикистана в современных условиях. [Текст] / Б. Ризоев, В.М. Набиев. - Худжанд. 2001. – С. 40.

¹⁰□Самиев, Х. Становление многопартийной системы в Таджикистане. [Текст] / Х. Самиев // Партии и движения Таджикистана, 1998. - №1. - С. 4-9.

¹¹□Холджураев, Х., Джалилов, А., Алимов, Б. На путях перехода к многопартийности. [Текст] / Х. Джурев, А. Джалилов, Б. Алимов. - Худжанд, 2005. - 114 с.

¹²□Хакимов, Ш.С. Реалии многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Ш.С. Хакимов // Партии и движения в Таджикистане». - Душанбе, 1998. - №1. – С. 87.

¹³□Шарипов, С. Взаимоотношение власти и политических партий. [Текст] / С. Шарипов // Партии и движения Таджикистана, 1998. - №6. – С. 132.

¹⁴□Шокиров, Б. Возникновение политических партий и движений и их деятельность (1989-1992г.). [Текст] / Б. Шокиров. - Душанбе, 1995. – С. 62.

¹⁵□Сафаров, Л.Ш. Роль политических партий в становлении и развитии парламентаризма в Таджикистане: проблемы и перспективы. [Текст] / Л.Ш. Сафаров, дисс. к. п. н. - Душанбе, 2015. - 154 с.

¹⁶□Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашр. «Нашриёти Муосир». - Душанбе, 2019. – С. 5 – 45.

¹⁷□Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи раёйпурсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 12 аз 10.12.1999 сол қабул гардидааст. Амалкунанда.

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интиҳоботи вакилон ба маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ»¹, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизбҳои сиёсӣ»², Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меърию-ҳуқуқӣ»³, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»⁴, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои ҷамъиятӣ»⁵, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон»⁶, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»⁷, «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030 сол»⁸, Оинномаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон⁹, Принсипҳои байналмилалӣ Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо «Дастур оид ба танзими ҳуқуқии ҷамоати хизбҳои сиёсӣ»¹⁰, Меморандуми ҳамкорӣ «Конфронси байнал-милалӣ хизбҳои сиёсӣ Осие»¹¹, Паймони байналмилалӣ «Дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ»¹² ва ғайра.

Гуруҳи дуюм аз асарҳои иборат аст, ки ба тақмили давлати демократии Тоҷикистон равона шудаанд, ки дар паём, суҳанрониҳо ва асарҳои

¹ Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интиҳоботи вакилон ба маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ» // Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 106 аз 04.11.1995 сол қабул гардидааст. Амалкунанда. Таҳрири охири 03.08.2018 с., №1542.

² Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизбҳои сиёсӣ» // Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 680 аз 13.11.1998 сол қабул гардидааст. Амалкунанда. Таҳрири охири 19.07.2019 с., №1643.

³ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меърию-ҳуқуқӣ» // Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 5 аз 30.05.2017. Амалкунанда. Таҳрири охири 17.09.2017 с., №1632.

⁴ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» // Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 508 аз 19.05.2009 с. Амалкунанда. Таҳрири охири 02.01.2020 г. №1681.

⁵ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои ҷамъиятӣ» // Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 258 аз 12.05.2007 с. Амалкунанда. Таҳрири охири 02.01.2019 с., №1575.

⁶ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 1642 аз 19.07.2019 с. Амалкунанда.

⁷ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 1471 аз 02.01.2018 с. Амалкунанда. Таҳрири охири 17.05.2018 с., № 1525.

⁸ Сомонаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Манбаи электронӣ]. URL: mfa.tj/uploads/main/2013/03/strategiya-rusi-15-08-2016_badi-takhrir.pdf (санаи муроҷиат: 15 апрели соли 2019)

⁹ Сомонаи Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон. [Манбаи электронӣ]. URL: tribun.tj/ru/ (санаи муроҷиат: 25 майи соли 2018)

¹⁰ Международные принципы Совета Европы «Руководящие принципы правового регулирования деятельности политических партий» // Принято Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании от 15-16 октября 2010 г. [Манбаи электронӣ]. URL: osce.org/files/f/documents/1/f/81988.pdf (санаи муроҷиат: 15 апрели соли 2019)

¹¹ Сомонаи МКАПП. [Манбаи электронӣ]. URL: theicapp.org (санаи муроҷиат: 16 августи соли 2018)

¹² Международный пакт о гражданских и политических правах. [Манбаи электронӣ]. URL: un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (санаи муроҷиат: 16 августи соли 2018)

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон¹, якум Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Назарбоев Н. А.², Президенти Ҷумҳурии Узбекистон Мирзиёев Ш. М.³.

Ҳамзамон, дар асоси таҳлили дараҷаи коркарди илмии мушкилот дар бораи нақши тамоюлҳои ҳукмрон дар сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистони муосир метавон ба хулосае омад, ки мавзӯи мазкур ба таври муфассал аз ҷониби муҳаққиқон мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Аз ин рӯ, он таҳлили мушаххас ва ҳамаҷонибаи худро дар доираи имконоти методологии илми иҷтимоӣ-сиёсӣ тақозо менамояд, ки мо кӯшиш ба харҷ хоҳем до, ки тавассути ин таҳқиқот то андозае дар ҳалли ин масъала саҳмгузор бошем.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Объекти тадқиқот сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти давлатӣ мебошад.

Предмети таҳлил ошкор намудани тамоюлҳои бартаридошта, таъсир ва дурнамои онҳо ба самаранокии раванди сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистони муосир мебошад.

Мақсади таҳқиқот таҳлили ҷанбаҳои назариявии мушкилоти сохтмони ҳизбӣ, дигаргуниҳои низоми сиёсӣ ва самаранокии сохтмони ҳизбӣ, ҳолат ва дурнамои он дар Тоҷикистони муосир мебошад.

Барои ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда кор ҳалли вазифаҳои муҳими таҳқиқотии зеринро тақозо мекунад:

- таҳлил намудани асосҳои методологии омӯзиши мафҳуми “сохтмони ҳизбӣ” ва моҳияти он;
- муайян ва асоснок кардани таҷриба ва асоси институтсионалии сохтмони ҳизбӣ;
- омӯзиши вазъи рушди сиёсӣ ва сохтмони ҳизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- тавсиф кардани сохтмони ҳизбӣ, равандҳои интегратсионӣ ва воситаҳои танзими онҳо дар Тоҷикистони мустақил;
- арзёбии тамоюли сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон дар марҳилаи ташаққули муносибатҳои нави байниқавмӣ ва байнимиллӣ;
- таваҷҷуҳ ба раванди модернизатсия ва дурнамои низоми муосири ҳизбии Тоҷикистон.

Фарзияи илми таҳқиқот бо он далел собит мешавад, ки бе баҳисобгирии тамоюлҳои бартаридошта ба таври пешакӣ муқаррар

¹ Раҳмон, Эмомали. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан. [Текст] / Раҳмон, Эмомали. – Душанбе: Контраст, 2019. – 124 с.; Он же. Таджикистану - сильное государство. [Текст] // Вестник МПА СНГ, 1994. - № 1. – С. 65.; Он же. Наша цель – национальное согласие. [Текст] - Душанбе: «Ирфон», 1997. – С. 48.

² Назарбаев, Н.А. Эра независимости. [Текст] / Н.А. Назарбаев. – Астана, 2017. – 508 с.

³ Мирзияев, Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. [Текст] / Ш.М. Мирзияев // Доклад на заседании Кабинета министров 14.01.2017 г.

кардани сохтмони муосири хизбӣ ғайриимкон аст. Дар шароитҳои мушаххаси рушди давлати демократӣ дар фазои пасошӯравӣ дар раванди сохтмони хизбӣ ба чунин сифат муҳити иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иқтисодӣ баромад мекунад, ки дорои хусусиятҳои муайян мебошад.

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот. Ба сифати асосҳои назариявии қори илмӣ-диссертатсионӣ асарҳои илмии олимони Тоҷикистон ва хориҷӣ, аз ҷумла Россия истифода шудаанд, ки ба масъалаҳои амалия ва назарияи сохтмони хизб, муносибатҳои байни миллатҳо, танзим, идоракунии сиёсӣ стратегӣ, моделсозии муносибатҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ, ташаккули заминаи меъёрӣ-қонунгузорӣ, иртиботи иттилоотӣ бахҳида шудаанд. Дар диссертатсия инчунин ҳисоботҳои байналмилалӣ ва интишороти илмӣ дар нашрияҳои даврӣ, асарҳои олимони кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Иттиҳоди Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода шудаанд.

Асоси методологии таҳқиқотро чунин усулҳои муосири дарки падидаҳо ва равандҳои иҷтимоӣ сиёсӣ ба монанди муносибати системавӣ, таърихӣ-муқоисавӣ, институтсионалӣ, контент-таҳлил, муқоисаи компоративӣ ва моделсозии равандҳои сиёсӣ ташкил кардаанд. Заминаи таҷрибавӣ таҳқиқот маълумотҳои Вазорати адлия, Комиссияи марказии интиҳоботи ҷумҳурӣ, вебсайтҳои хизбҳои сиёсӣ, барномаҳо ва оинномаҳои онҳо, инчунин порталҳо ва захираҳои иттилоотиро дарбар мегирад.

Навоварии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, пеш аз ҳама, аз интиҳоби мавзӯи омӯзиш таҳлили ҳамаҷониба ва байнисоҳавии илмии масъала иборат мебошад. Яъне кӯшиш карда шуд, ки таҳлили тамоюлҳои бартаридошта ҳамчун омилҳо, катализаторҳои ҳадафҳо ва вазифаҳои сохтмони хизбӣ дар шароити мушаххаси низоми сиёсии Тоҷикистон бо дарназардошти самаранокии он ва дурнамои модернизатсияи он ба таври ҷомеъ таҳқиқ карда шаванд. Унсурҳои асосии навгонии таҳқиқот инчунин инҳоро дарбар мегиранд:

- асосҳои методологии омӯзиши мафҳуми "сохтмони хизбӣ" ва моҳияти он таҳлил карда шуданд, инчунин вазифаҳои хизбҳои сиёсӣ дар шароити муосир тасниф карда шуданд;

- таҷриба ва заминаҳои институтсионалии сохтмони хизбӣ дар давлатҳои демократии ҷаҳон муайян ва илман асоснок карда шуданд;

- вазъи рушди сиёсӣ ва сохтмони хизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият мавриди таҳқиқ қарор дода шуд;

- тавсифи сохтмони хизбӣ, равандҳои ҳамгирӣ ва василаҳои танзими онҳо дар Тоҷикистони соҳибистиклол қоркард шудаанд;

- тамоюлҳои асосии сохтмони хизбӣ дар Тоҷикистон дар марҳилаи ташаккули муносибатҳои нави байниқавмӣ ва байнимиллӣ баррасӣ гардиданд;

- раванди модернизатсияи системаи муосири хизбии Тоҷикистон омӯхта шуд ва дурнамои тақмили он муайян карда шуд.

Муқаррароти асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд:

1. Мафҳуми «сохтмони ҳизбӣ» мавҳуми нисбатан нав буда, аз ҷониби олимон ба наздикӣ дар илм барои истифода ворид карда шудааст. Он равандҳои асосии зеринро дарбар мегирад: сохтан, азнавсозӣ, дигаргунсозӣ, модернизатсия, ба қисмҳо ҷудо кардан (демонтаж), рақобат, арзёбии самаранокӣ. Ин марҳилаҳои сохтмони ҳизбӣ ба таври қатъӣ мураттабанд ва муваффақияти ҳар як давраи минбаъда аз сатҳи самаранокии ҳалли вазифаҳои қаблӣ вобастагӣ дорад.

Ташаккули системаи ҳизбӣ (ё «сохтмони ҳизбӣ») ба монанди дигар унсурҳои раванди сиёсӣ дар ҳамбастагии ҳалли масъалаҳои идоракунии, ташкилӣ, технологӣ, таъминоти қонунгузорӣ ва захиравӣ, инчунин татбиқи маҳсулоти он ба амал бароварда мешавад. Албатта, ҳадафи ниҳоии сохтмони ҳизбӣ ҳамеша ноил шудан ба дигаргуниҳои иҷтимоию сиёсии ҷомеа ба ҳисоб меравад.

2. Сохтмони ҳизбӣ дар ҳама гуна давлати демократӣ институтсионализатсия карда шудааст, ки дар навбати худ ба татбиқи мақсадҳои муҳими стратегии сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳизби ҳоким мусоидат мекунад. Институтсионализатсия гуфта равандеро меноманд, ки дар натиҷаи он ҳизб меъёрҳо, принципҳо, анъанаҳои фаъолиятро дар доираи ташкилоти худ ва сотсиум тартиб медиҳад, дар худ шӯҳрат, аҳамияти ҷамъиятӣ ва устуворӣ пайдо мекунад.

Тибқи андешаи баъзе муҳаққиқон, масалан, Ҷ. Сартори, институтсионализатсияи ҳизб - ин на танҳо раванд, балки ҳолати он аст. Дараҷаи таҷассуми ҳизбро дар шуури ҷамъиятӣ ҳамчун хосияти институтсионализатсияи он метавон муайян намуд. Дар давлатҳое, ки "ҳолати гузариш"-ро паси сар мекунанд, аз ҷумла, ҷумҳуриҳои мустақили пасошӯравӣ, дар сатҳи минтақавӣ механизмҳои воқеии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ вучуд надоранд. Пеш аз ҳар интиҳобот намояндагони элитаи маҳаллӣ ташкилоти шахсии худро таъсис медиҳанд ва бо сарварони ба ном "ҳизбҳои умумимиллӣ" иттиҳод ташкил мекунанд.

3. Дар тӯли як давраи нисбатан кӯтоҳи соҳибхитиёри дар ҳаёти ҳизбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тағйиротҳои ҷиддӣ ба амал омаданд, ки дар дигар кишварҳои пасошӯравӣ ҳамто надоранд. Ҳамзамон, номутобиқатӣ байни сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон ва тарҳҳои классикии мавҷуда ба таври возеҳ ба назар мерасанд, ки хусусияти рушди сиёсӣ ва ташаккули низоми ҳизбро дар кишвар нишон медиҳанд.

Тавре ки таҷрибаҳо нишон доданд, фаъолияти ҳизбҳо дар давраи дигаргунсозии сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии ҷомеа, ки вазъи сиёсии давлатро ноором сохтааст, ҳамчунин метавонад як унсурҳои муҳими демократикунонии минбаъдаи он гардад. Тибқи дифференсиатсияи минбаъдаи қувваҳои сиёсӣ ва манфиатҳо, инчунин пайдоиши гурӯҳҳои эҷодкори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ҳизбҳои нави сиёсӣ пайдо шуданд, ки пешрафти табақаҳои ғайримутамаркази ҷомеаро намояндагӣ мекунанд ва ҳизбҳои мавҷуда (масалан, Ҳизби Коммунистӣ) ба мушаххасс кардани ном ва

хадафҳои барномавӣ сар карданд, то тавонанд дақиқтар профили интихобкунандагони худро таъсис диҳанд. Натиҷаҳои интихоботи охиринаи парлумонӣ имкон медиҳанд собит намоем, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизби ҳоким ташаккул ёфтааст.

4. Сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон дар манзари равандҳои ҳамгироии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ба вуқӯъ пайваست, ки ин ё он тариқ ба ташаккули ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷумҳурӣ таъсир расонид. Баъди имзои Шартномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон қариб понздаҳ сол дар мамлакат системаи ҳизбии биполярӣ мавҷуд буд, яъне ду қутби ба ҳам муҳолиф оид ба масъалаҳои секуляризатсияи сотсиум: иттиҳоди дунявӣ ва динӣ ҷой дошт.

Бинобар он, ки ҳизби динӣ худро дар ҳамаи муносибатҳо бадном карда ва мавқеи экстремизм ва терроризмро дар фазои иҷтимоӣ-сиёсӣ ишғол намуд, он ба таври юридикӣ ба таври асоснок ғайриқонунӣ эълон карда шуд. Дар марҳилаи мазкур ҳама ҳизбҳои сиёсии кишвар ба хотири нигоҳ доштани сулҳ ва ризоият дар ҷомеа ва таҳкими минбаъдаи соҳибхитиярии давлати миллӣ дар мувофиқ амал мекунанд.

5. Низоми ҳизбии бавучудодаи Тоҷикистон бевосита ба мушкилоти ташаккули муносибатҳои нави байниқавмӣ дахл дорад, зеро дар мамлакат баъди ба даст овардани истиқлолияти миллӣ як қатор омилҳои муҳими вазъияти иттиқодӣ пайдо шуданд, ки онҳо метавонанд тавозуни манфиатҳои миллӣ-қавмиро ҳалалдор кунанд. Эҳтимоли ба вуҷуд омадани рафтори деструктивӣ аз ҷониби ақаллиятҳои миллӣ мавҷуд аст, ки ба вайрон кардани мувозинати мавҷудаи байниқавмӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ нигаронида шудааст.

Дар робита ба ин ҳизбҳои ҳоким (ва дигар ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон) бояд саъю кӯшиши худро ба ҳалли як қатор масъалаҳои муҳими байниқавмӣ, монанди мушкилоти айнияти миллӣ, маҳдудияти захираҳо, муҳоҷиркунии иҷборӣ, радикализатсияи ҷавонон, иштирок кардан ё накардан дар низоми идоракунӣ, иваз намудани ғаълонокии шаҳрвандӣ ба таҳаммули динӣ, ба инобат гирифтани манфиатҳои минтақавӣ ва ғайра равона намоянд.

6. Модернизатсияи системаи муносири ҳизбии Тоҷикистон ташаккул ва рушди минбаъдаи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро дар назар дорад. Ин ба ҳар як умумият ва гурӯҳи иҷтимоӣ имкон медиҳад, ки мавқеи худро дар равандҳои рӯйдихандаи сиёсӣ муайян кунанд, муносибати худро ба низоми давлатӣ ва дурнамои рушди он баён кунанд, шаклҳои таъсирбахш ва самарабахши ташкилоти сиёсиро барои ҳимояи манфиатҳои худ, аз ҷумла дар шакли ҳизбҳои сиёсӣ, муқаррар созанд.

Гузариш ба ҷомеаи саноатӣ бо трансформатсияи арзишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва иҷтимоӣ-сиёсӣ пайвастагӣ дорад. Бинобар ин, ҳизбҳои сиёсӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд ҳадафҳо ва вазифаҳои навро дар сатҳи таъсири модернизатсионии интизории пешбинишуда тасвия кунанд. Уфуқҳои нави сохтмони ҳизб дар сатҳи идоракунии стратегӣ марҳилаи нави рушди системаи сиёсӣ ва шартҳои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошанд, ки имкон медиҳанд доир ба зарурати пайдоиши бахши нав дар стратегияҳои давлатии

рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан гуфта шавад. Албатта, дар оянда нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар такмили ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба таври назаррас боло хоҳад рафт.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки муқаррарот, хулосаҳо ва пешниҳодоти дар диссертатсия овардашуда метавонанд заминаи зарурии назариявиро барои рушди минбаъдаи мушкилоти сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон, тамоюлҳо ва дурнамои модернизатсияи минбаъдаи он ташаккул диҳанд. Онҳо инчунин дар муайян намудани сатҳи таъсири ҷомеаи шаҳрвандӣ ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар кишвар кӯмак менамоянд, дар раванди такмил ва таҳкими истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити мураккаби муосири рушд мусоидат мекунанд.

Татбиқи амалии натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқот аз он иборат аст, ки онҳоро дар омӯзиш, таҳлил ва пешгӯии сиёсати ҳизбҳо ва равандҳои сиёсии умуман Тоҷикистон, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, суръат бахшидани демократикунони ҷомеа ва пешгирии зухуроти ноустувори муборизаи сиёсӣ истифода кардан имкон дорад. Таъсиҳои пешниҳодшуда ба ҳизбҳои сиёсӣ дар таҳияи минбаъдаи илмӣ консепсияҳо барои кори самарабахши онҳо дар шароити муосир то андозае мусоида хоҳанд кард. Муқаррароти асосии таҳқиқотро ба мақсадҳои таълимӣ ва методӣ ҷиҳати таҳияи барномаҳо, дастурҳои таълимӣ, лексияҳо дар курсҳо ва курсҳои махсус оид ба сиёсатшиносӣ, фалсафаи иҷтимоӣ, ҷомеашиносӣ, низоъшиносӣ ва ғайра татбиқ кардан мумкин аст.

Эътимоднокӣ ва асоснокӣ натиҷаҳои кори илмию таҳассусӣ таъмин карда мешавад:

а) дар сатҳи концептуалӣ: бо асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба мавзӯи таҳқиқшаванда;

б) дар сатҳи омӯрӣ: бо манбаи расмӣ маълумоти омӯрию қонунгузорӣ ва усулҳои қабулшудаи таҳлили он;

в) дар сатҳи амалӣ: тавассути наشريҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионӣ, шаҳодатномаҳо оид ба ҷорӣ кардани натиҷаҳои бадастомада ва маърузаҳо дар конференсияҳо.

Натиҷаҳои ҷудоғона ва хулосаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои гуногуни илмӣ баён карда шуданд, аз ҷумла: **Конференсияи III байналмилалӣ илмӣ-амалии "Механизмҳои ташкилӣ ва идоракунии фаъолияти зиддикоррупсионӣ: таҷрибаи Россия ва хориҷа"** (ФР, Москва, ДИР ба номи Г.В. Плеханов) 25 январи соли 2016); **Конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалии "Масъалаҳои баҳогузори самаранокӣ фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мунисипалӣ"** (ФР, Москва, ДИР ба номи Г.В. Плеханов, 25 майи соли 2016); **Конференсияи II байналмилалӣ илмӣ "Таҳқиқоти омӯрӣ ва таҳлили корчаллонӣ"** (ФР, Москва, ДИР ба номи Г.В. Плеханов, 12-14 декабри соли 2016); **Конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалии "Фаҳмиши фалсафии мушкилоти гуманизм, либерализм ва озодӣ"** (ҶТ, Душанбе, ДСРТ, 26 январи соли 2018).

Муҳтавои асосии таҳқиқот дар 21 интишори илмӣ бо ҳаҷми 15,3 ҷ.ҷ. инъикос ёфтааст, аз он ҷумла 7 мақола дар маҷаллаҳои илмӣ ва нашрияҳои тақризшавандаи аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон муайянкарда нашр шудаанд.

Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи равандҳои сиёсии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баррасӣ ва барои дифоъ тавсия карда шуд.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ки шаш зербобро дарбар мегирад, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва замимаҳо иборат аст.

МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар муқаддимаи диссертатсия муҳимияти кор асоснок карда шуда, дараҷаи коркарди илмии масъала баррасӣ гардида, объект ва мавзӯи таҳқиқот муайян шуда, ҳадаф ва вазифаҳои таҳлил, навгонии илмии он, муқаррароти ҳимояшаванда таҳия гардида, заминаи методологии диссертатсия, аҳамияти назариявӣ ва амалии он асоснок карда шудаанд. Ин боб бо нишон додани сохтори кори таҳқиқотӣ хотима меёбад.

Боби якуми диссертатсия "Ҷанбаҳои назариявии таҳлили масъалаи сохтмони ҳизбӣ" ба таҳлили асосҳои методологии мафҳуми "сохтмони ҳизбӣ" ва тамоюлҳои бартаридошта, инчунин ба муайянкунии асоси институтсионалӣ ва амалияи сохтмони ҳизбӣ бахшида шудааст.

Дар зербоби якуми ин боб - «Асосҳои методологии омӯзиши мафҳуми «сохтмони ҳизбӣ» ва тамоюлҳои бартаридоштаи он» дар заминаи концепсия ва принципҳои, ки дар илми иҷтимоӣ сиёсӣ мавҷуданд, моҳияти зухуроти «сохтмони ҳизбӣ» ва тамоюлҳои бартаридоштаи дида баромада мешаванд.

Аз ҷумла, дар ин зербоб қайд карда шудааст, ки ҳизби сиёсиро ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои муайяни иҷтимоӣ тавсиф кардан мумкин аст, яъне бинобар мавҷудияти хосиятҳои алоҳидаи ба он хос, моҳияти онро танҳо ба маҷмӯи ғоявӣ ё асоси дигар алоқаманд кардан имконнопазир мебошад. Ҳамзамон, ҳизби сиёсиро ҳамчун организми иҷтимоӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Вазифаҳо ва ҳадафи гузошташудаи онро ба асос гирифта, онро бояд танҳо ҳамчун созмони сиёсӣ баррасӣ кард, вагарна далели мавҷудият ва фаъолияти ҳизб, инчунин такмили минбаъдаи тактика ва стратегияи он, «қобилияти ҳаёти» сиёсии онро дар ҳолатҳои мушаххас шарҳ додан душвор мегардад. Дар ин маврид, ба чунин фикр розӣ нашудан мумкин нест, ки "принсипи ташкилот на танҳо вучуд дорад, балки, баръакс, шартӣ мавҷудият ва иҷрои таъйиноти онро аз ҷониби ҳизби сиёсӣ фароҳам меорад"¹.

Гузашта аз ин, ҳизб, ҳамчун як ташкилоти сиёсӣ ва унсури фаъоли низоми сиёсӣ, воқеан, метавонад ба чараёни равандҳои фаъолона таъсиргузор бошад.

¹ Гамбаров, Ю.С. Политические партии в прошлом и настоящем. [Текст] / Ю.С. Гамбаров. - СПб., 1904. - С. 114.

Қайд кардан зарур аст, ки дар илми сиёсӣ дусад соли охир нуктаи назари ҷомеашиносии маъруфи аврупоӣ М.Вебер дар бораи марҳилаҳои пайдоиши ҳизбҳои сиёсӣ дар таърихи ҷомеа ҳукмрон аст, ки аз ҷониби сиёсатшиносон пазируфта нашудааст. Олим дар маҷмӯъ се марҳилаи ташаккули ҳизбҳои сиёсиро дар Аврупо нишон медиҳад:

1) дар асрҳои XVI-XVII намоёндогони камшумори элитаи сиёсӣ, ки аз ҳисоби гурӯҳҳои аристократӣ дар Аврупо пайдо шудаанд, ҳизбҳои сиёсиро таъсис доданд;

2) баъдтар, дар асрҳои XVII-XIX гурӯҳи одамоне, ки на танҳо дар ҳаёти сиёсии ҷомеа, балки дар дигар соҳаҳои ҳаёти он фаъолона ширкат варзиданд, ба гурӯҳҳои сиёсии таъсисёфта ҷалб шуда буданд;

3) давраи ташаккули ҳизбҳои оммавии сиёсӣ, ки аз маҳфилҳои аристократӣ фарқ мекарданд, асосан ба охири асри XIX-и бидоии асри XX рост меояд.

Бояд ба назар гирифт, ки чунин тақсимои марҳилаҳои пайдоиши ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби М Вебер то андозае шартӣ аст ва ташаккули воқеии онҳо ба давраи ташаккули муносибатҳои капиталистӣ дар кишварҳои Ғарб мувофиқат мекунад.

Набояд аз доираи назар он факторо берун гузошт, ки ҳизбҳои сиёсӣ дар марҳилаи ташаккули сохтори дохилии худ ва барпокунии муносибатҳо бо ҷузъҳои дигари низоми сиёсӣ ҳудудҳои масъалаҳои марбут ба иерархияи онро ҳал мекунад. Аммо, дар ин тарҳ ҳам як қатор нуктаҳои мавҷуданд, ки дар меъёрҳои оинномаҳои ҳизбҳои сиёсӣ, инчунин дар соҳаи танзими ҳуқуқи ҷамъиятӣ пешбинӣ шудаанд ва онҳо ба меъёрҳои ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ мувофиқанд ҳастанду ба вобастагии амудӣ вобаста мебошанд.

Воқеаҳои дар охири асри гузашта руҳдода дар тасаввуроти инсоният нисбати бисёр мушкилоти замони ҳозира тағйироти ҷиддӣ ворид карданд ва баъзе ҷунбишҳои оммавии одамон ба таъсиси ҳизбҳои сиёсӣ табдил ёфта, дар ҷомеа нақши муҳимро бозиданд. Масалан, ҳаракати экологии шаҳрвандон тадриҷан дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд ва дар бисёре аз давлатҳои Аврупои муосир дар заминаи он ҳизбҳои сиёсии «сабзҳо» ташкил ёфтанд¹.

Қоркарди мавҷудаи назариявии муҳаққиқонро оид ба падидаи мазкур ба асос гирифта, мафҳуми "сохтмони ҳизбӣ"-ро ҳамчун маҷмӯи тадбирҳои мақомоти идоракунии ҳизб барои ташкили ҳизб ва нигоҳ доштани фаъолияти он дар фазои сиёсӣ муайян кардан мумкин аст.

Сохтмони низоми ҳизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин нуктаи татбиқ ва таҷассуми ақидаҳои идеологӣ ва имкониятҳои захиравӣ, салоҳияти иштирокчиёни дигари сохтмони ҳизбӣ: давлат, ҳизбҳои сиёсии парламентӣ ва оппозитсионӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, марказҳои илмӣ сиёсатшиносии миллӣ маҳсуб меёбад. Дар ин маврид раванди сохтмони ҳизбӣ марҳилаҳои зеринро дарбар мегирад: барпокунии, талғид, шакливазкунӣ, азнавсозӣ, демонтаж, рақобат, арзёбии самарабахшӣ.

¹ Poguntke T. Realities: The German Greens Party // Kay Lawson (ed.) / How Political Parties Work: Perspectives from Within // Praeger Publishers, 1994.

Амалияи сохтмони ҳизб, аз ҷумла байналхалқӣ нишон медиҳад, ки ҳизбҳои сиёсии пешбар ҳамеша мехоҳанд мавқеи намоёнро дар парламент дошта бошанд, ки ин ба онҳо имкон медиҳад мустақилона рӯзномаро дар соҳаи қонунгузорӣ тартиб диҳанд.

Чунин ба назар мерасад, ки мафҳумҳои "мавқеи бартарият" – ро нисбати соҳаи сиёсӣ метавон дар таҳрири зер пешниҳод кард: ин нерӯи сиёсӣ, ки имкон медиҳад новобаста аз рақибони сиёсӣ, овоздиҳандагон ва дар ниҳояти қор, аз интиҳобкунандагон, амал кунад. Тамоюлҳои бартаридошта дар падидаҳои сиёсӣ, аз ҷумла дар раванди сохтмони ҳизбӣ бодикқат омӯхта мешаванд, зеро онҳо рӯзнома ва симои ояндаро ташаққул медиҳанд ва метавонанд бо вектори мусбат ё манфии рушд алоқаманд бошанд.

Бо тақя ба андешаҳои аксари муҳаққиқон оид ба падидаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, моддӣ-иқтисодӣ ва равандҳо дар бораи тамоюлҳои бартаридошта, ки аз назар гузаронидем, имкон пайдо шуд, хулоса барорем, ки онҳо дар низоми сохтмони ҳизбии тамоми ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ низ ҷой доранд. Зеро ин ҷумҳуриҳо ҳам роҳи рушди демократӣ ва бунёди давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва инчунин ташаққули ҷомеаи мутамаддини шаҳрвандиро интиҳоб кардаанд¹.

Зербоби дуҷуми боби якум **"Заминаи институтсионалӣ ва амалияи сохтмони ҳизб"** омӯзиш ва тавсифи заминаи институтсионалии сохтмони ҳизбӣ бахшида шудааст, ки бе он ҳизби сиёсӣ наметавонад фаъолияти худро дар давлат пурра иҷро кунад.

Дар бахши мазкур таъкид мешавад, ки дар илми сиёсатшиносии муосир таҳлили масъалаи институтсионализатсияи ҳизбҳои сиёсӣ аҳамияти хоссаро касб кардааст, зеро, пеш аз ҳама, тартиби таъсис ва фаъолияти онҳо дар тӯли дуру дарози таърихӣ берун аз танзими ҳуқуқи давлат буданд. Дақиқтар аз ин, ҳизбҳои сиёсиро то миёнаи асри гузашта дар бисёр кишварҳои ҷаҳон ҳокимияти давлатӣ ҳамчун созмонҳои хусусӣ, монанди клубҳо ва ҷомеаҳои мухталиф, баррасӣ мекарданд. Танҳо вақте ки ҳизбҳо ҳамчун як ҷузъи таркибии низоми сиёсӣ гаштанд, дар ибтидо доктрина ва баъд қонуни конституционӣ эътироф карда шуданд, вазъияти мавҷуда ба қуллӣ тағир ёфт.

Бо вучуди ин, тавре ки таҷриба нишон медиҳад, дараҷаи танзими ҳуқуқи ҳизбҳои сиёсӣ ва хусусияти он дар кишварҳои гуногун аз ҳамдигар тафовут доранд. Дар хотир бояд дошт, ки ҳизб дар муқоиса бо дигар ниҳодҳои сиёсии ҷомеа вазифаҳои мушаххас дорад, роҳҳои таъбиқи онҳо дар муносибат бо мақомот танҳо барои ҳизб хосанд. Он иерархия ба худ хос ва сохтор дорад, барномаи мушаххаси таҳияшудаи сиёсӣ дорад, ки ҳадафҳо ва самтҳои асосии фаъолиятро дар доираи ин ё он самти идеологӣ дарбар мегирад, инчунин бисёр хусусиятҳои дигаре мавҷуд ҳастанд, ки ҳизбро аз дигар ташкилотҳои сиёсии ҷомеа фарқ мекунонд.

¹ [Манбаи электронӣ]. URL: ru.glosbe.com/ru/fr/d%20. (санаи мурочиат: 5 майи 2018)

Бешубҳа, институтсионализатсияи ҳизбҳои сиёсӣ натиҷаи қонунии тақмили шаклу усулҳои фаъолияти онҳо, инчунин афзудани нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеа мебошад. Ҳарчанд, пештар, қариб ду аср қабл, дар конституцияҳои кишварҳои, ки ҳизбҳои сиёсӣ мавҷуд буданд, новобаста ба он, ки онҳо хеле фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятию сиёси шаҳрвандон иштирок мекарданд, онҳоро тамоман зикр намекарданд, танзими мақоми онҳо дар кишварҳои ҷаҳони муосир институти конституционӣ-ҳуқуқии пурраро ташкил мекунад.

Зери мафҳуми "институтсионализатсияи ҳизбҳои сиёсӣ" бояд раванди табдилшавии ҳизбҳои сиёсиро аз ассотсиатсияи муқаррарии шаҳрвандон ба институти комили конституционӣ-ҳуқуқӣ фаҳмид. Ба ақидаи таҳқиқгарони сиёсатшинос, ду раванди ба ҳам алоқаманди конституционализатсия (ба Конституция дохил намудани принципҳои асосии мақоми ҳизбҳо) ва институтсионализатсияи қонунгузори (танзими ҳуқуқии муқаррароти ҳизб) маҳаллии институтсионализатсияи ҳизбҳои сиёсиро дар давлатҳои демократии муосир боис мешаванд¹.

Институтсионализатсияи ҳизбҳои сиёсӣ аз он вобаста аст, ки кӣ ва то кадом андоза фаъолияти онҳоро дастгирӣ мекунад ва ба тарафдорӣ онҳо дар маъракаи интихоботӣ овоз медиҳад. Табиист, ки ҳизбҳои сиёсӣ, пеш аз ҳама, манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоиро, ки ба ҷонибдорӣ намояндагони онҳо дар интихобот овоз медиҳанд, муҳофизат мекунанд ва дар сиёсат онҳоро ҳизбҳои кадрӣ ном мебаранд. Фаъолияти ҳизбҳои демократӣ ва ҷумҳуриявӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико метавонад тасдиқи классикии мавҷудияти ҳизбҳои кадрӣ бошад. Ба ғайр аз ҳизбҳои кадрӣ, инчунин ҳизбҳои оммавӣ низ вучуд доранд, ки муташаккилона ва доимоамалкунанда мебошанд, инчунин вазифаҳои иҷтимоӣ, идеологӣ ва сиёсии худро самаранок иҷро мекунанд.

Дар назарияи институтсионализатсияи ҳизбҳои сиёсӣ эътирофи қонунии онҳо ҷойгоҳи муҳим дорад, зеро ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи ҳуқуқбунёд ва шаҳрвандӣ ҳуқуқ доранд манфиатҳои худро ҳифз намоянд. Аз ин рӯ, эътирофи қонунии онҳо ба ҳокимияти сиёсӣ имкон медиҳад, ки аз ният ва мақсади ҳизбҳо воқиф бошад, бо дарназардошти дурнамои сиёсӣ ва иқтисодӣ фаъолияти онҳоро назорат кунад, нақши ҳар кадоме аз онҳоро дар ҳаёти ҷомеа муайян созад.

Таҷрибаи институтсионализатсияи ҳизбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон собит менамояд, ки заминаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии он дар раванди ташаккули ҳизбҳо дар ҷумҳурӣ хеле муҳим буданд. Ба замми ин, самти пешгирифтаи "бозсозии" ҳизби ҳокими ХКИШ навсозии демократии ҷамъияти сотсиалистиро дар назар дошт, дар ҳаёти сиёсии кишвар бошад, гузариш ба бисёрҳизбӣ раванди сиёсиро озод кард ва заминаи заруриро барои пайдоиши ташкилотҳо ва ҳаракатҳои аз рӯи моҳияти худ комилан нав ба миён овард.

¹ Михайличенко, И.В. К вопросу о конституционной институционализации российских политических партий. [Текст] / И.В. Михайличенко // Вестник Челябинского государственного университета, 2010. - № 25 (206). Право. Вып. 25. - С. 34-38.

Албатта, бо он фикр розӣ шудан душвор аст, ки "шарти аввали ташаккули низоми бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон чун дар ҳамаи ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳод низоми тоталитарии якҷаҳизбӣ буд"¹.

Дар боби дуоми рисола, ки **"Ҳолати низоми сиёсӣ ва самаранокии сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон"** номгузорӣ шудааст чунин масъалаҳои мубрами сохтмони ҳизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вазъи низоми сиёсӣ ва бунёди ҳизбҳо, самаранокии сохтмони ҳизбҳо дар соҳаи низоми конунгузории кишвар омӯхта шуданд.

Дар зербоби якуми ин боб - **«Ҳолати низоми сиёсӣ ва сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон»** омилҳои асосии таъсиррасон ба ташаккулёбӣ ва рушди низоми сиёсии Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, вазъи кунунии низоми сиёсӣ ва сохтмони ҳизбӣ дар ҷумҳурӣ таҳлил гардиданд.

Аз ҷумла, дар ин ҷо қайд шудааст, ки пас аз ба даст овардани истиқлолият, дар тӯли тақрибан се сол, дар кишвар бесуботи сиёсӣ ҳукмфармо буд, ки баъдан ин ба муноқишаи мусаллаҳона оварда расонид ва ба ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон табдил ёфт. Бо вучуди ин, дар он давраи баъди ба итмом расидани ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 раванди муттасил ва бисёрҷанбаи муттаҳидсозии ҷомеа ва ҳокимият дар атрофи Ҳукумати миллӣ бо роҳбарии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷараён дошт.

Албатта, системаи ҳизбӣ чун натиҷаи сохтмони ҳизбӣ зери таъсири конунҳои мавҷуда ва ҳуқуқи интихоботии ин созмонҳо ташаккул меёбад. Дар асоси шартҳои дар боло овардашуда метавон хулоса кард, ки дар кишварҳои ҷаҳон намудҳои гуногуни системаҳои ҳизбӣ ташкил шудаанд, ки онҳоро метавон ба се гурӯҳ тақсим кард:

1. Системаи бисёрҳизбӣ (асосан дар давлатҳои дорои самти демократӣ мушоҳида карда мешавад - дар Иттиҳоди Аврупо, дар бисёре аз ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ, алалхусус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон).

2. Системаи духизба (дар ИМА ва Британияи Кабир).

3. Системаи якҳизбӣ (дар давлатҳои собиқ системаи сотсиалистӣ ва кишварҳои рушдбандаи ҷаҳони муосир).

Чуноне маълум аст, САҲА "Дастурамали принципҳои танзими ҳуқуқии ҳизбҳои сиёсиро"² -ро нашр кард, ки тамоми паҳлӯҳои ташаккули ҳизбҳоро дарбар мегирад ва асосан барои кишварҳои рӯ ба инкишоф, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. Бешак, сохтмони ҳизбӣ як ҷузъи таркибии низоми сиёсии Тоҷикистон аст ва он аз ҳолати фаъолияти ҷузъҳои дигари он комилан вобастагӣ дорад. Агар ҷанбаҳои институтсионалии сохтмони ҳизбиро дар низоми сиёсии ҷумҳурӣ амиқ таҳлил намоем, пас

¹ Хакимов, Ш.С. Реалии многопартийности в Таджикистане. [Текст] / Ш.С. Хакимов // Партии и движения в Таджикистане, 1998. - №1. - С. 87.

² Опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ul. Miodowa 10, 00-251 Warsaw, Poland, © БДИПЧ ОБСЕ, 2011, www.osce.org/odihr. Принято Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании (Венеция, 15-16 октября 2010 г.). – Варшава / Страсбург, 2011 г.

метавонем ошкор созем, ки ҳамкориҳои онҳо мутобиқи принципҳои байналмилалӣ ва дар ҳамбастагӣ бо созмонҳои байналмилалӣ сураат мегирад.

Бе муҳобот бояд зикр намуд, ки самти ояндадор ва зарурии сохтмони хизбӣ дар Тоҷикистон татбиқи технологияҳои рақамӣ дар низоми сиёсӣ ба шумор меравад. Нозирони байналмилалӣ, ки дар маърақаҳои интиҳоботӣ дар Тоҷикистон хузур доранд, баъзан аз шаффофияти иттилоотӣ шикоят мекунанд. Аз ин рӯ, дар Тоҷикистон низ бояд системаи иттилоотии монанд ба системаи дар Россия мавҷудбудаи Системаи автоматикунонидашудаи давлатӣ (ГАС) "Интиҳобот"¹ – ро амалӣ кард.

Дар ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ ва меъёрии Тоҷикистон қайд карда шудааст, ки дар ҷумҳурӣ марҳилаи дигаргунсозии низоми сиёсӣ ба итмом расида истодааст ва ҳоло дар назди он вазифаҳои нав оид ба такмили принципҳои демократии идоракунии давлати миллӣ ва иштироки фаъоли кишвар дар ҳалли мушкилоти хусусияти байналмилалӣ истодааст. Нишондиҳандаи камолоти низоми сиёсии Тоҷикистон интиҳоби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ва роҳбари хизби ҳокими Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мардум буд. 13 ноябри соли 1998, таҳти рақами 680, ӯ қонун "Дар бораи хизбҳои сиёсӣ"-ро ба имзо расонанд, ки ин бори дигар тарафдории Тоҷикистонро ба стандартҳои байналмилалӣ хизб ва иҷрои уҳдадорихояш дар назди ҷомеаи инсонӣ собит кард.

Афзудани сатҳи устувории низоми сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст омад, аз он ҷумла дар мубориза бар зидди муҳолифони радикалии сиёсии ифротгаро. Манъ кардани фаъолияти Ҳизби радикалӣ-экстремистии Наҳзати Исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) моҳи сентябри соли 2015 аз ҷониби Суди олии ҷумҳурӣ метавонад мисоли равшани гуфтаҳои боло бошад. Ба тӯфайли ин амал унсурҳои зараровари ба ном «идеологияи демократияи либералӣ»-и Ғарб дар мамлакат густариш пайдо накарданд, Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон (ҲХДТ) тақвият ёфт ва дар сафи пеши ислоҳоти мусбати иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ қарор гирифт. Маҳз дар натиҷаи муносибатҳои қобили қабули ҲХДТ ҳадафҳо ва вазифаҳои рушди саноатӣ дигаргун шуданд, дигар хизбҳои сиёсӣ фаъолияти худро такмил доданд ва сатҳи рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври назаррас боло рафт.

Ҳадафи сохтмони хизбӣ дар Тоҷикистон ба шарофати риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба таъсиси хизбҳои сиёсӣ дар кишвар ва татбиқи фаъолияти онҳо дар асоси қонунҳо ва қарорҳои ҳукумат ба даст омад. Ба онҳо, пеш аз ҳама, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизбҳои сиёсӣ" аз 13 ноябри соли 1998, № 680 ва "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" аз 26 март соли 2009, №506 дохил мешаванд.

Зербоби дуюми ин боб, ки **"Самаранокии сохтмони хизбӣ дар соҳаи низоми қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон"** ном дорад ба тавсифи

¹ Становление ГАС «Выборы». [Манбаи электронӣ]. URL:[jur.science/pravo-rossii-izbiratelnoe/...](http://jur.science/pravo-rossii-izbiratelnoe/) (санаи муроҷиат: 12 июли 2018 г.)

самаранокии сохтмони ҳизбӣ дар кишвар ва, пеш аз ҳама, дар соҳаи низоми конунгузори давлат бахшида шудааст.

Дар ин зербоби диссертатсия қайд мешавад, ки мафҳуми "самаранокӣ" бештар дар соҳаи илмҳои риёзӣ, тиббӣ, иқтисодӣ, инчунин педагогика, психология ва ҷомеашиносӣ ҳамчун маҷмӯи натиҷаҳои таълимӣ, ки бояд ҳангоми татбиқи барномаҳои нигаронидашудаи объективӣ (БНО) истифода бурда шавад

Аксар вақт он ҳамчун муродифи мафҳуми "босамарӣ" истифода мешавад (маҷмӯи чораҳо оид ба кам кардани вақти сарфшуда ба чорабиниҳои омӯзгорӣ ва талабагӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои ниҳии БНО), ки то дараҷаи муайян дуруст ва мантиқӣ аст. Дар илмҳои иҷтимоӣ ва гуманитарӣ мафҳуми «самаранокӣ» ҳамчун дараҷаи мувофиқати натиҷаҳои интизоршаванда (меъёрӣ ё субъективӣ) ва натиҷаҳои бадастомада фаҳмида мешавад; иҷрои бечунучарои саривақтии вазифаҳои гузошташуда ва дар ҳаҷми пурра; ноил шудан ба натиҷаҳо бо ҳароҷоти ҳадди ақал; сатҳи иҷрои фаъолиятҳои банақшагирифташуда ва ба даст овардани натиҷаҳои ба нақшагирифташуда ва ғайра¹.

Арзёбӣ кардани самаранокии фаъолияти чунин созмонҳо, ба монанди ҳизбҳои сиёсӣ, кори душвор аст, ҳарчанд он имконпазир мебошад. Ҳақиқат дар он аст, ки роҳбар ва аъзои ҳизб ҳангоми иштирок дар равандҳои рӯйдихандаи сиёсии кишвар бояд мушкилоти зиёдеро ҳаллу фасл кунанд, ки онҳоро наметавон ба воҳидҳои миқдорӣ ё сифатӣ табдил дод. Бинобар ин, барои баҳодихӣ ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ меъёрҳои махсуси иҷроӣ истифода бурда мешаванд, ки дар навбати аввал, ба онҳо сифати иҷроӣ вазифаҳои идоракунӣ, аз ҷумла иҷроӣ нишондиҳандаҳо барои иҷроӣ ҳадафҳои барномавии пешбинишуда, риояи мӯҳлатҳои ҳалли вазифаҳо оид ба сарфаи вақт ва ҷалби захираҳои инсониро дохил мекунанд.

Меъёрҳои арзёбии самаранокии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ одатан инҳоянд: ҳароҷоти меҳнати сарфкарда ва мутобиқати он бо ҳадафҳои онҳо ҳадафҳои ноилшуда, натиҷаҳои глобалӣ, яъне таъсири фаъолияти ҳизб ба стратегияи умумии рушди равандҳои сиёсӣ дар давлат; фаврӣ будан, чи андоза сари вақт ҳизби сиёсӣ мушкилоти ба вуқӯъ омадаро ҳал мекунад; батартибӣ ва мураттабии амали аъзои ҳизб дар ҷараёни иштироки онҳо дар ҳаёти сиёсии кишвар, масалан, қабули қонунҳои муассир ва самарабахш ва ғ. Бинобар ин, яке аз муҳимтарин нишондиҳандаҳои натиҷабархшии сохтмони ҳизбӣ дараҷаи иштироки ҳизбҳои сиёсӣ дар соҳаи конунгузори низоми давлат ба ҳисоб меравад. Самаранокии ҳизби сиёсӣ ҳамеша аз ҳуҷҷатҳои барномавии он вобаста аст, ки онҳо ояд хусусияти декларативӣ надошта бошанд ва ба воқеият бояд хеле наздик бошанд.

¹ Евсеев В.О. Методологические основы применения политического аутсорсинга в рамках политического государственного заказа // **Электронный научный журнал «ЦИТИСЭ»**, 2017. – №3. / В.О. Евсеев. [Манбаи электронӣ]. URL: <http://ma123.ru> (санаи мурочиат: 5 майи соли 2018)

Бояд тазакур дод, ки дар байни ҳизбҳои парламонӣ Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон (ҲХДТ) аз ҳама бонуфузтарин аст, ки роҳбари он Президенти кишвар Э. Раҳмон мебошанд. Фаъолияти самаранок ва самарабахши ҲХДТ ва қобилияти ташаббускории он дар соҳаи қонунгузории давлат нуфузи ҳизбро дар байни аҳолии ҷумҳурӣ баланд бардошт. Аз ин рӯ, аксарияти шаҳрвандони ҷумҳурӣ алтернативаи воқеиро ба Президенти кунунӣ намебинанд, ки онро интихоботи баргузоршудаи соли 2013 равшан собит намуд.

Чуноне таҷрибаи сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад, низоми ҳизби ҳукмрон дар системаи сиёсии давлати соҳибистиклол бисёр ҷиҳатҳои мусбат дорад ва аз самаранокии фаъолияти он шаҳодат медиҳад. Ҳузури «ҳизби ҳоким», бешубҳа, барои рафъи ихтилофоти дохилипарламонӣ ва баҳсҳои эътилофҳои байниҳизбӣ, ки дар натиҷаи мавҷудияти плюрализми фаровон ба вучуд меояд, мусоидат мекунад. Он бо маҳсулнокии мавҷудияти ҳизби ҳоким пешакӣ муайян карда мешавад, ки дар ниҳоят ҳама ихтилофҳои мавҷударо байни фраксияҳои парламон аз байн мебарад¹.

Фаъолияти воқеии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон (ҲХДТ) дар доираи ҳуҷҷатҳои дар парламон қабулгардида ва муайян кардани таъсири ҳамгирой ва ҷузъҳои сиёсӣ заминаҳоеро фароҳам меорад, ки рушди ҷомеаи шаҳрвандиро тақвият мебахшанд, нерӯи инсонӣ ва сатҳи бартариҳои рақобатпазирӣ кишварро афзун мекунад. Ба ин омилҳо дохил мешаванд:

- 1) ҳаҷми воридот ва содирот байни Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ;
- 2) динамикаи рушди Индекси потенциали инсонӣ (ИПИ);
- 3) вазъи рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ;
- 4) дараҷаи таъсирбахшии қонунҳои қабулшуда ва ғайра.

ҲХДТ дар соҳаи қонунгузории давлат фаъолон ва босамар иштирок мекунад. Нишондиҳандаҳои самарабахшии фаъолияти ҲХДТ дар соҳаи қонунгузорӣ дар асоси маълумоти гирифташудаи Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, омили қонунҳо ва санадҳои меъёрӣ ва қонунгузории Тоҷикистон ҳисоб карда шудаанд².

Раванди ҷорӣ сохтмони ҳизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар доираи демократикунонии ҳаёти ҷамъиятии шаҳрвандони он сурат мегирад. Дар робита бо ин, мақоми ҳизби сиёсӣ ва самаранокии фаъолияти он ба андозаи зиёд аз вазифа ва обрӯи роҳбари сиёсии ҳизб муайян карда мешавад. Чунин ба назар мерасад, ки модели ғарбии баҳодихии мақоми ҳизб, фаъолияти самарабахши он дар соҳаи қонунгузорӣ, ки дар барнома ва ҳадафҳои он инъикос ёфтааст, бештар воқеӣ ба назар мерасад ва ба

¹ Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике Таджикистан. [Текст] / М.Р. Камолова, Автореф. дисс. к. п. н. – Душанбе, 2012. – 22 с.

² Законодательство Таджикистана (база данных). [Манбаи электронӣ]. URL: <http://www.tj.spinform.ru> (санаи мурочиат: 12 январи соли 2019); Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан [Манбаи электронӣ]. URL: mmk.tj/ru/p (санаи мурочиат: 04 майи соли 2018); Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан [Манбаи электронӣ]. URL: www.stat.tj/ru/ (санаи мурочиат: 03 апрели соли 2018) ва ғайра.

вазифаҳои ҳизби сиёсӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ мувофиқат мекунад. Ҳамзамон, мо он андешаро комилан дуруст мешуморем, ки «... ҳизбҳо бояд на танҳо бо номи роҳбарони худ, балки бо стратегия ва фаъолияти сиёсии худ дар минтақаҳо шинохта шаванд»¹.

Дар боби сеюми рисола - **"Масъалаҳо ва дурнамои сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистони муосир"** раванди сохтмони ҳизбӣ дар заминаи ташаккули муносибатҳои нави байниқавмӣ ва дурнамои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷумҳурӣ таҳқиқ карда шуданд.

Зербоби якуми ин боб - **«Ташаккули муносибатҳои нави байниқавмӣ ва сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон»** ба таҳлили мушкилоти ташаккули муносибатҳои нави байниқавмӣ дар замони истиқлолияти давлатӣ ва таъсири онҳо ба сохтмони ҳизбӣ дар кишвар бахшида шудааст.

Дар ин бахши таҳқиқот қайд мешавад, ки дар илми ҷамъиятшиносӣ, аз ҷумла дар сиёсатшиносӣ, муносибатҳои байниқавмӣ ҳамчун маҷмӯи томи муносибатҳои воқеан мавҷудбуда ва эҳсоси субъективии байни халқҳои гуногун, ки тамоми сатҳҳо ва соҳаҳои ҷомеаро фаро мегиранд, тавсиф карда мешаванд. Пайдоиш ва рушди муносибатҳои байниқавмӣ, объективӣ сабаб мешаванд ва ба ин васила мавҷудияти гурӯҳҳои алоҳидаи қавмӣ (миллатҳо, халқиятҳо ва ғайра) баромад мекунад, ки аз ҷиҳати хусусиятҳои таърихӣ ва фарҳангии худ аз ҳам фарқ мекунанд, ба монанди ҷунин аломатҳои умумии иҷтимоӣ, ҷун иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғайра. Ҳар як халқ бо хусусиятҳои қавмии худ такрорнашаванда аст ва аз ҷиҳати миқдор, сатҳи рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва имкониятҳои таъсиррасонӣ аз дигар умумиятҳо фарқ мекунад.

Вобаста аз субъекти муносибатҳо дар илм сатҳҳои зерини муносибатҳои байни миллатҳо ҷудо карда мешаванд: институтсионалӣ ва иҷтимоӣ, шахсӣ ва гурӯҳӣ, дохилӣ ва хориҷӣ. Сатҳи институтсионалии ҳамкориҳои гурӯҳҳои қавмӣ тавассути созмонҳои, ки манфиатҳои онҳоро намояндагӣ мекунанд, зоҳир мешавад, яъне ба воситаи роҳбарияти ҷамоа, ҳизбҳо ва ҷунбишҳои сиёсии қавмӣ, созмонҳои динӣ ва ҳатто давлат.

Муносибатҳои байниқавмӣ, тавре ки маълум аст, объекти тавачҷуҳи ҷиддии давлат ва дигар ташкилотҳои сиёсии ҷомеа мебошанд, ба хусус манфиати ҳизбҳои сиёсӣ ба онҳо равона карда шудааст, зеро аз ҳалли масъалаҳои марбут ба муносибатҳои байни миллатҳо ва қавмҳои кишвар самаранокӣ ва муваффақияти онҳо аз раванди фаъолият вобаста аст. Тавре ки таҷрибаи ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо нишон медиҳад, дар ин самт муваффақиятро аксар вақт он ҳизбҳо ба даст меоранд, ки сиёсати миллии худро бо дарназардошти вазъи воқеии гурӯҳҳои қавмӣ ба роҳ мемонанд, ҳифзи манфиатҳои онҳоро ҳизб дар барномаи худ эълон мекунад. Барои ҳизб таҳлили хусусиятҳои фарҳангӣ, аз ҷумла, сиёсию фарҳангии гурӯҳи қавмӣ, хусусиятҳои иҷтимоию иқтисодӣ, вазъи ҳуқуқӣ дар ҷомеа аҳамияти махсус дорад.

¹ Убайдуллоев, М. Укрепление гражданского общества в Таджикистане. [Текст] / М. Убайдуллоев // Политический дискуссионный клуб. Расширение плюрализма в Таджикистане: политические партии, выборы и национальный парламент. – Душанбе, 2004. – С. 64.

Ба андешаи мо, хангоми таҳлили таъсири мутақобилаи ҳизбҳои сиёсӣ ва гурӯҳҳои қавмӣ дар шароити Тоҷикистон бояд ба таҷрибаи кишварҳои хориҷии дур таъяс кард. Дар баробари ин, дар тӯли қариб сӣ соли охир як маводи хеле калони эмпирикӣ чамъ омадааст, ки моро имкон медиҳад, дар мисоли кишварҳои пасошӯравӣ намунаҳои мусбат ва манфии этнополитикии ҳизбро таҳқиқ намоем, ки ба омӯзиши мушаххас ва танзими илмӣ эҳтиёҷдоранд. Илова бар ин, сохтмони ҳизбӣ дар ҷумҳуриҳои собиқшӯравӣ дар шароити истиқлолияти давлатӣ бо ташаккули муносибатҳои нави байниқавмӣ онҳо, инчунин пайдоиши баъзе мушкилоти шадид, ки ҳалли ғаврии онҳоро тақозо мекунад, зич алоқаманд аст. Мо кӯшиш мекунем дар диссертатсия баъзе ҷанбаҳои танзими онҳоро дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд бо консепсияи рушд аз сохтори аграрӣ-саноатӣ ба сохтори саноатӣ-аграрӣ мебошад, баррасӣ намоем¹.

Бешубҳа, ташаккули идеологияи ба худ хоси дарозмуддати миллӣ, муайян кардани манфиатҳои миллӣ барои рушди давлатдорӣ навини Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои ниҳоят муҳим мебошанд. Аз мушкилоти зиёди мавҷудае, ки дар соҳаи масъулияти сохтмони ҳизбӣ ҷойдоранд ва ба стратегияи миллии рушди устувор таъсир мерасонанд, хусусиятҳои мушкилоти муносибатҳои байниқавмӣ, байни миллатҳо ва байнифарҳанги роҳамчун асоси рушди муносиб ва эҷодкунанда дар марҳилаи гузариш ба ҷомеаи саноатӣ бояд баррасӣ кард. Ин мушкилот дар марҳалаи кунунии сохтмони ҳизбӣ дар ҷумҳури дар маркази тавачҷӯхи ҳизбҳои сиёсӣ, ба хусус ҶХДТ қарор дорад.

Дар зербоби дуоми боби сеюм - **"Дурнамои сохтмони ҳизбӣ ва рушди ҷомеаи шахрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"** кӯшиш карда шуд, ки дурнамои сохтмони ҳизбӣ ва рушди ҷомеаи шахрвандӣ дар давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба таври илмӣ асоснок карда шавад.

Ин ҷо қайд карда мешавад, ки сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон нисбатан ба қарибӣ, пас аз ғурӯпешии ИҶШС ва ба даст овардани соҳибхитиёрии собиқ ҷумҳуриҳои иттифокӣ оғоз ёфт ва ҳизбҳои, ки ғаволияти худро дар ҷумҳури анҷом медиҳанд, дар аксари ҳолатҳо идеяҳо ва андешаҳои аъзои ҷомеаро инъикос мекунад. Донишмандони ҳадафҳо, мавқеъ, ва нияти ҳар ҳизби сиёсӣ, тарафҳои қавӣ ва заифии онҳо, инчунин даъвоҳо ба ҳокимият ва ҳокимият ба интихобкунандагон имкони қафолати ба таври конституционӣ ошқорбаёнӣ ва озодии суханро медиҳанд. Илова бар ин, ҳизбҳои сиёсии ғавол ва пешвоёни онҳо дар Тоҷикистон дар маърақаҳои ҷиддии интихоботӣ иштирок карданд: интихобот ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, палатаи поёнии Парлумон - Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ ва Президент. Онҳо дар муборизаи сиёсӣ, ташаккули дохилии ҳизб, қор бо

¹ Послания Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ от 22 декабря 2017 года; Закон Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2003. – №12. – Ст. 681; 2009. – №3. – Ст.87 и др.

интихобкунандагон таҷрибаи бебаҳо ба даст оварданд, барномаҳои ҳизбӣ боз ҳам пурмазмунтар ва мақсаддор шуданд.

Таҳлили ҳуҷҷатҳои барномавии ҳизбҳои парлумонӣ имкон медиҳад, як қатор хулосаҳо барорем, ки онҳо дорои потенциали кадрӣ ва маҷмуи пешниҳодҳои актуалӣ мебошанд ва ки ба барномаҳои нави рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои нав дар системаи сохтмони ҳизбӣ мувофиқ мебошанд. Он ақида комилан дуруст аст, ки “маконе, ки он ҷо элитаи сиёсӣ ба воя мерасад, боқувват мешавад ва вазифаҳои созандаи худро иҷро мекунад, дар ҳамаи кишварҳои демократӣ маҳз ҳизбҳои сиёсӣ муҳарриқи пешрафти ҷамъиятӣ мебошанд”¹. Барои тасдиқи ин суханон метавон гуфт, ки раванди ташаккули элитаи сиёсӣ дар Тоҷикистон асосан аз ҳисоби кадрҳои боистеъдод ва ояндадор аст.

Бешубҳа, барои мустаҳкам кардани механизми демократии фаъолият ва рушди давлат ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон зарур аст, ки раванди такмили сохтмони ҳизбӣ дар кишвар ҳамаҷониба ҳавасманд карда шавад. Аз ин лиҳоз, контексти навсозии ислоҳоти системаи ҳизбҳо мавриди таваҷҷуҳи махсус аст, ки, ба ақидаи муҳаққиқон, инҳоро дар назар дорад:

а) сермаҳсул намудани институтсионаликунонии ҳизб; б) баланд бардоштани сифати мубоҳисаи дохилиҳизбӣ; в) фаъол кардани ҳизбҳо дар раванди якҷоякунӣ ва баён кардани манфиатҳои шаҳрвандон; г) баланд бардоштани аҳамияти вазифаи намояндагии ҳизбҳои сиёсӣ дар мақомоти ҳокимияти қонунгузор². Комилан аён аст, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи душвориҳои рушди эволюсионӣ, ба вазъияти ситезачӯиҳои минтақавӣ ва геополитикӣ дучор аст. Ҷомеаи мукаммали шаҳрвандӣ нишонаи субот ва устувории давлат мебошад, ки дар он дархостҳои аҳоли тавассути барномаҳои давлатӣ амалӣ карда мешаванд, аз ҷониби дигар, ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои шаҳрвандонро ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳимоя намуда, як ҳарифи созандаи давлат аст. Рушди институтҳои муосири шаҳрвандӣ барои ташкили барномаи амалиёти рушди устувори кишвар, кафолати ҳуқуқи озодиҳои иқтисодӣ ва сиёсии инсон зарур аст.

Ҳизбҳои сиёсӣ звенои робита байни давлат ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошанд, ҳуди онҳо унсури пешрафтаи ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳсуб меёбанд ва албатта, бояд вазифаҳои сиёсии худро барои тақвият ва муқаррарсозӣ истифода баранд. Ба мушаххасот дахл накарда, қайд кардан месазад, ки сохтмони ҳизбӣ дар Тоҷикистон дар оянда бояд ба манфиатҳои ҷалб ва тарбияи элитаи ҳизб мувофиқат кунад, ки он дар рақобати одилона ва ошкоро барои ҳокимият дар марҳилаи нави рушди ҷомеа тақвият ёбад.

Тазаккур бояд дод, ки натиҷаи мантиқии ҳамаи инҳо бо пешниҳоди як қатор барномаҳои алтернативии стратегии ҳизбҳо ва асоснокии диди худ оид

¹“Нур Отан”: перспективы партийного строительства. [Манбаи электронӣ]. URL: <https://studexpo.ru/78090/politologiya/...> (санаи мурочиат: 15 августи соли 2018)

² Булуктаев Ю.О. Модернизация партийно-политической системы республики Казахстан: основные этапы. [Манбаи электронӣ]. URL: <https://articlekz.com/article/19694> (санаи мурочиат: 15 августи соли 2018)

ба рушди кишвар дар назди мардум бояд бошад. Тамоми саъю талош ба он равона карда шавад, то ҳамкориҳои хизбҳои сиёсӣ ба муборизаи муқаррарии одамони алоҳида барои ҳокимият табдил нашавад, он бояд хусусияти рақобати кушоди барномаҳои стратегии рушди Тоҷикистонро дошта бошад. Самти эҷодкоронаи фаъолияти хизбҳои сиёсии ҷумҳурӣ маҳз дар ҳамин аст. Дар хулосаи диссертатсия натиҷаи умумии таҳқиқот ҷамъбаст карда шуда, хулосаҳои асосӣ ва тавсияҳо тасвия карда шудаанд.

ИНТИШОРИ НАТИҶАҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризишавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ҷоп шудаанд

[1-М] Касымов, А.А. Политическое регулирование проблем мультикультурализма в полиэтнических государствах. [Текст] / А.А. Касымов // «ЦИТИСЭ», 2016. – № 3 (2). – С.47-53.

[2-М] Касымов, А.А. Анализ политических аспектов борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // Сборник тезисов докладов и статей III международной научно-практической конференции российских вузов при РЭУ им. Г. В. Плеханова. Москва, 2016 г. – С.78-81.

[3-М] Касымов, А.А. Политическое регулирование выборных процессов в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // «ЦИТИСЭ», 2016. – С№1 (5). – С.34.

[4-М] Касымов, А.А. Философские и религиозные основы мировоззрения современных политических партий Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // «ЦИТИСЭ», 2016. – С.№3(7). – С.39.

[5-М] Касымов, А.А. Оценка влияния политического регулирования на социально-экономические процессы в Республике Таджикистан партий Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // Сборник тезисов докладов и статей международной научно-практической конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В. Плеханова при участии представителей государственных и муниципальных органов власти. – Москва, 2016. – С.125-131.

[6-М] Касымов, А.А. SWOT анализ, как инструмент определения направлений политического регулирования общественных процессов в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // «ЦИТИСЭ», 2016. №5(9) – С. 38.

[7-М] Касымов, А.А. Информационная оценка эффективности политических процессов в Таджикистане. [Текст] / А.А. Касымов. - «РИНЦ», 2016. – С.99-103.

[8-М] Касымов, А.А., Евсеев В.О. Анализ влияния политической составляющей на показатели результативности управления России. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // "ЦИТИСЭ", 2016. – С.№ 3. – С. 307-319.

[9-М] Касымов, А.А. Институализация политических аспектов в разделах программы устойчивого стратегического развития Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Этносоциум и межнациональная культура", 2017. – № 6 (108). – С.142-151.

[10-М] Касымов, А.А. Аспекты политического регулирования уровня организации гражданского общества в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов. - 2017. – «РИНЦ». – С.44-48.

[11-М] Касымов, А.А. Актуализация национальной стратегии политического развития в стратегических программах Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Этносоциум и межнациональная культура", 2017. – №7. – С 119-125.

[12-М] Касымов, А.А. Политический аутсорсинг в системе регулирования партийной деятельности Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Теории и проблемы политических исследований", 2017. – № 2 А. – С. 384-395.

[13-М] Касымов, А.А. Результативность политического регулирования интеграционных процессов в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Вестник ТНУ", 2017. – № 4 (28). – С 151-159.

[14-М] Касымов, А.А. Методологический подход к оценке эффективности политического регулирования на примере Республики Таджикистан // "Теории и проблемы политических исследований». [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев. – М.: Аналитика Родис, 2017. – №2 (30). – С.16-24.

[15-М] Касымов, А.А. Интеграция и политическая стабильность, как факторы конкурентных преимуществ. [Текст] / А.А. Касымов // Сборник научных трудов II международной научно-практической конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В. Плеханова при участии представителей государственных и муниципальных органов власти. – М.: Русайнс, 2017. – С. 179-183.

[16-М] Қосимов, А.А. Нақши ҳизби ҳоким дар раванди ҳамгироӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / А.А. Қосимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ, 2017. - № 2/7. – С. 294-296.

[17-М] Касымов, А.А. Клановые атрибуты в системе политического регулирования на примере Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // "Вопросы политологии", 2018. – № 4 (32). – С.31-40.

[18-М] Касымов, А.А. Политический консалтинг в системе партийного образования» РИНЦ». [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев. - 2017. – С.87-90.

[19-М] Касымов, А.А. Мультикультурализм в системе политического регулирования на примере Республики Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов // "Теории и проблемы политических решений", 2018. – № 1А. – С.109-125.

[20-М] Касымов, А.А. Реализация мультикультурной модели управления социально-политическими процессами в современном Таджикистане. [Текст] / А.А. Касымов. - «РИНЦ», 2018. – С.55-61.

[21-М] Касымов, А.А. Методологический подход оценки интеграционного влияния на тенденции развития гражданского общества. [Текст] / А.А. Касымов // "Вопросы политологии", 2018. – № 2 (30). – С.16-24.

[22-М] Касымов, А.А. Роль политических партий в регулировании уровня организации гражданского общества в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Касымов, В.О. Евсеев // Известия Института философии, политологии и права АН РТ, 2019. – №3. – С.65-68.

АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Қосимов Азамат Акбарович

дар мавзӯи «Тамоюлҳои бартариятдошта ва дурнамои сохтмони ҳисбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – ниҳодҳо, равандро ва технологияҳои сиёсӣ

Калидвожаҳо: сохтмони ҳисбӣ, тамоюлҳои бартариятдошта, ҳисби сиёсӣ, низоми сиёсӣ, танзими сиёсӣ, муносибатҳои байналмилалӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, мултикултурализм, навсозӣ, тамоюл ва дурнамо, истиқлолияти давлатӣ.

Ҳадафи рисолаи илмии мазкур аз таҳқиқ ва таҳлили ҷанбаҳои назариявии масъалаҳои сохтмони ҳисбӣ, тағйир додани низоми сиёсӣ ва самаранокии сохтмони ҳисбӣ, тамоюл ва дурнамои он дар Тоҷикистони муосир иборат мебошад.

Асосҳои методологии таҳқиқотро чунин методҳои муосири шинохти падидаҳо ва равандроҳои иҷтимоӣ сиёсӣ, ба монанди муносибати системавӣ, муқоисавии таърихӣ, институтсионалӣ, таҳлилӣ контентӣ, муқоисавӣ компаративӣ ва моделсозии равандроҳои сиёсӣ ташкил медиҳанд.

Дар қори илмии мазкур бори аввал масъалаи тамоюлҳо ва дурнамои бартариятдоштаи сохтмони ҳисбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлили васеъ қарор гирифтааст. Дар ҷараёни фаъолияти таҳқиқотӣ муаллиф як қатор масъалаҳои муҳими марбут ба объект ва мавзӯи таҳқиқотро мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додааст, инчунин асосҳои методологии омӯзиши мафҳуми "сохтмони ҳисбӣ" ва моҳияти онро таҳлил намуда, вазифаҳои ҳисбҳои сиёсиро дар шароити муосир тасниф намуда, амалияро сабт ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок кардааст ва заминаи институтсионалии сохтмони ҳисбӣ дар давлатҳои демократии ҷаҳон, вазъи рушди сиёсӣ ва сохтмони ҳисбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият омӯхта шуда, хусусиятҳои самаранокии сохтмони ҳисбӣ дар соҳаи системаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд, тамоюлҳои асосии сохтмони ҳисбӣ дар Тоҷикистон дар марҳилаи ташаккули муносибатҳои нави байналмилалӣ ва

байналхалкӣ баррасӣ карда шуданд, раванди навсозии системаи муосири хизбро омӯхт ва дурнамои такмили онро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд.

Натиҷаҳо ва дастовардҳои рисолаи мазкур, хулосаҳо, тавсияҳо ва пешниҳодҳои муалиф дар таҳияи минбаъдаи илмии концепсияҳо барои фаъолияти самараноки онҳо дар шароити муосир аҳамияти илмию назариявӣ дошта, муқаррароти асосии таҳқиқотро барои мақсадҳои таълимию методӣ барои таҳияи барномаҳо, китобҳои дарсӣ, лексияҳо барои курсҳо ва курсҳои махсус дар сиёсатшиносӣ, фалсафаи иҷтимоӣ, сотсиология ва ғайра истифода бурдан тавия дода мешавад.

АННОТАЦИЯ

**на диссертационную работу Касымова Азамата Акбаровича
«Доминирующие тенденции и перспективы партийного строительства в Республике Таджикистан», представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические науки, процессы и технологии**

Ключевые слова: партийное строительство, доминирующие тенденции, политическая партия, политическая система, политические регулирование, межэтнические отношения, гражданское общество, мультикультурализм, модернизация, тенденция и перспективы, государственная независимость.

Целью данной диссертационной работы является исследование и анализ теоретических аспектов проблем партийного строительства, трансформации политической системы и результативность партийного строительства, его состояние и перспективы в современном Таджикистане.

Базис методологических основ исследования составляют такие современные методы познания социально-политических явлений и процессов, как системный подход, сравнительно-исторический, институциональный, контент-анализ, сопоставительно-компаративный и моделирование политических процессов.

В настоящей исследовательской работе впервые подвергается широкому анализу вопрос доминирующих тенденций и перспектив партийного строительства в Республике Таджикистан. В процессе исследовательской деятельности автором проведены изучение и рассмотрение ряд актуальных вопросов, связанных с объектом и предметом исследования, а также проанализированы методологические основы изучения понятия «партийное строительство» и его сущность, проведена классификация функций политических партий в современных условиях, зафиксированы и научно обоснованы практика и институциональная база партийного строительства в демократических государствах мира, исследовано состояние политического развития и партийного строительства в Республике Таджикистан в период независимости, дана характеристика результативности партийного строительства в сфере законодательной системы Республики Таджикистан, обсуждены основные тенденции

партийного строительства в Таджикистане на этапе формирования новых межэтнических и межнациональных отношений, изучен процесс модернизации современной партийной системы и намечены перспективы её совершенствования в Республике Таджикистан.

Результаты и достижения данной диссертации, выводы, рекомендации и предложения диссертанта могут быть использованы в дальнейшей научной разработке концепций для своей эффективной деятельности в современных условиях, основные положения исследования можно применить в учебно-методических целях для подготовки программ, учебных пособий, лекций по курсам и спецкурсам по политологии, социальной философии, социологии, и др.

ANNOTATION

for the dissertation work of Kasymov Azamat Akbarovich "Dominant tendencies and prospects of party building in the Republic of Tajikistan", submitted for the degree of candidate of political sciences, specialty 23.00.02 - political sciences, processes and technologies

Key words: party building, dominant tendencies, political party, political system, political regulation, interethnic relations, civil society, multiculturalism, modernization, tendency and prospects, state independence.

The aim of this dissertation work is to research and analyze the theoretical aspects of the problem of party building, transformation of the political system and the effectiveness of party building, its state and prospects in modern Tajikistan.

The basis of the methodological foundations of the study is made up of such modern methods of cognition of socio-political phenomena and processes as the system approach, comparative historical, institutional, content analysis, comparative comparative and modeling of political processes.

In this research work, for the first time, the issue of dominant tendencies and prospects of party building in the Republic of Tajikistan is subjected to a broad analysis. In the process of research activities, the author studied and considered a number of issues related to the object and subject of research, as well as analyzed the methodological foundations for studying the concept of "party building" and its essence, classified the functions of political parties in modern conditions, fixed and scientifically substantiated the practice and institutional the basis of party building in the democratic states of the world, the state of political development and party building in the Republic of Tajikistan during the period of independence is studied, the characteristics of the effectiveness of party building in the sphere of the legislative system of the Republic of Tajikistan are given, the main trends of party building in Tajikistan at the stage of formation of new interethnic and interethnic relations are discussed, studied the process of modernization of the modern party system and outlined the prospects for its improvement in the Republic of Tajikistan.

The results and achievements of this dissertation, conclusions, recommendations and proposals of the candidate will help them in the further

scientific development of concepts for their effective work in modern conditions. The main provisions of the research can be applied for educational and methodological purposes for the preparation of programs, teaching aids, lectures on courses and special courses in political science, social philosophy, sociology, etc.